

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВА,
БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ**

На правах рукописи

УДК 332.

ББК 65.32-18

Т-32

ТЕМИРОВ КОМРОНБЕК ОЧИЛДИЕВИЧ

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В
ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)**

Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Худжанд - 2020

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики предприятий и региона Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Научные руководители:

Рахимов Абдулатиф Маджидович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Шокиров Равшан Сиддиқович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Официальные оппоненты:

Рахматзода Рустам, доктор экономических наук, профессор кафедры экономического анализа Таджикского государственного финансово-экономического университета

Абдулла-заде Дилором Хуршедовна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита ГОУ ХГУ имени академика Б.Гафурова

Оппонирующая организация:

Институт экономики сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук

Защита состоится «17» марта 2021 года в 9⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 6D.КOA-023 при Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики по адресу: 735700, г. Худжанд, 17 мкр-н, дом 1.

С диссертацией можно ознакомиться на сайте <http://www.tsulbp.tj> и в научной библиотеке Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцент

Самадова З.А.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Радикальные рыночные преобразования, осуществленные в годы суверенитета, обусловили необходимость новых подходов к разработке и реализации экономической политики во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в аграрном секторе. Из-за отсутствия опыта рыночных форм хозяйствования на их начальном этапе ощущалось снижение эффективности аграрного производства, но начиная с 2000 года наблюдались значительные сдвиги в организации аграрного производства как по всей стране, так и в регионах. Если ранее сельское хозяйство Согдийской области характеризовалось как монокультурное, то ныне оно имеет более дифференцированный характер. Это означает, что сегодня в сельском хозяйстве Согдийской области производятся почти все виды продовольственной продукции не только для удовлетворения потребностей населения региона, но и для других регионов страны, и даже на экспорт.

Сдерживающим механизмом снижения экспортной ориентированности сельского хозяйства Согдийской области пока является недостаточная развитость перерабатывающих предприятий в регионе, не позволяющая осуществлять поставку готовой сельхозпродукции на внешний рынок. Такая же ситуация имеет место и в других регионах Республики Таджикистан. Учитывая все это и осознавая важность данного вопроса на текущем этапе развития страны, в своем очередном Послании Основатель мира и единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон поставил задачу: «С учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и в создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью»¹. В связи с этим разрабатываемая и реализуемая стратегическая политика в стране, в частности в промышленном и в аграрном секторе, должна быть направлена на решение задач, поставленных главой государства на ближайшую перспективу, во всех регионах республики, в том числе и в Согдийской области.

Отсюда возникает необходимость в пересмотре содержания аграрной политики в каждом регионе страны. Важно, чтобы региональная аграрная политика реализовывалась в рамках решения стоящих перед регионом задач, таких как обеспечение продовольственной безопасности, реализация концепции устойчивого развития, формирование «зеленой экономики», а также повышение эффективности хозяйствующих субъектов в аграрном секторе на основе индустриально-инновационных технологий.

Несмотря на то, что экономику Согдийской области принято характеризовать как имеющую развитую промышленность, сельское хозяйство остается ключевой отраслью в регионе, поскольку значительная часть населения области (67,8%) проживают в сельской местности и 54,4% занятых функционируют в аграрном секторе². На сегодняшний день в этом секторе экономики области сложился ряд проблем социально-экономического характера, которые непосредственно влияют на реализацию эффективной аграрной политики в регионе. В частности: слабый уровень развития

¹ Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.12.2018. – Душанбе: «Шарки озод», 2018. – С. 8.

² Статистический ежегодник Согдийской области / Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд, 2020. – С. 25, 73.

инфраструктуры, низкая инвестиционная активность, высокий износ основных средств, низкий уровень жизни в сельских местностях и др.

Решение этих проблем требует использования всех рычагов государственного административного регулирования путем разработки соответствующей политики на местах, с учетом особенностей каждого региона в контексте формирования индустриально-аграрной экономики. Следовательно, в современных условиях региональная аграрная политика должна преследовать целью повышение благосостояния населения в сельской местности, что определяет актуальность данной диссертационной работы.

Степень разработанности проблемы. Представители меркантилистической школы Т. Мен, А. Серра, А. де Монкретьен впервые в развитии торговых отношений через поставки на внешний рынок готовой продукции обосновали концепцию протекционизма в аграрном производстве. Потому как в те времена именно сельское хозяйство выступало главной отраслью в большинстве стран мира, и поэтому особое место было отведено сельскохозяйственной отрасли.

Далее представитель физиократов Ф. Кенэ при разработке принципа «экономической таблицы» обосновал необходимость государственной поддержки и стимулирования развития сельского хозяйства и считал работников, занятых в этом секторе, основным производительным классом общества.

Теоретические основы аграрных отношений нашли отражение в трудах классиков экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, Дж.С. Милля, Дж.Б. Сея, Т. Мальтуса и др. благодаря исследованию источников формирования народного богатства.

Представители экономической школы кейнсианства впервые выдвигают концепцию активного государственного вмешательства посредством механизма эффективного спроса и необходимости стабилизировать рынок в условиях кризиса.

Вопросы реализации государственной аграрной политики в переходной экономике исследовались в работах таких учёных, как И.Н. Буздalова, В.И. Назаренко, А.И. Алтухова, Б.Д. Бруцкуса, П.И. Гайдуцкого, И.Г. Ушачёва, А.А. Шутькова, В.В., Милосердова, П.В. Михайлушкина и др.

После обретения государственной независимости в Республике Таджикистан начался активный поиск моделей аграрной политики, которая отвечала бы рыночным условиям. Академики АН РТ Р.К. Рахимов, Н.К. Каюмов, Т.Н. Назаров, критикуя концепцию «шоковой терапии» и «градуализма» в становлении рыночной экономики в стране, считали аграрный сектор ключевой отраслью в восстановлении экономики в посткризисный период и предлагали сохранить доминирование государственных механизмов в этом секторе ради обеспечения продовольственной безопасности и постепенного, шаг за шагом, внедрения плюрализма в формах собственности в этом секторе экономики.

Конкретные проблемы и пути совершенствования аграрной политики на национальном и региональном уровне исследовались в трудах Х.Г. Гафурова, Р.Б. Латипова, И.А. Асророва, Дж.С. Пириева и др.

Отдельные исследования посвящены проблемам рыночных преобразований и их влияния на развитие аграрного сектора в Республике Таджикистан. В частности это работы Х.У. Умарова, Т.Р. Ризокулова, Г.С. Абдусаматова, И.А. Асророва, Ф.Х. Азизова, А.М. Рахимова, С.А. Газибекова, Р.С. Шокирова, Ф.М. Джураева и др.

Отдельные аспекты реализации региональной аграрной политики исследованы таким отечественными учеными, как А.А. Мадаминов, Д.Д. Бабаджанов, А.А. Бойматов, В.В. Вохидов, М.Х. Ахмедов, Н.А. Хайитбоева, С.Дж. Исвалиев, А.Ф. Каджжукоев, К.К. Шодиев, Д.М. Бегов и др.

Несмотря на то, что было проведено достаточно большое количество исследований по проблемам развития аграрной отрасли на региональном и общегосударственном уровне, вопросы, касающиеся оптимального размещения сельскохозяйственного производства в регионах, модели регулирования и мониторинга отрасли на региональном уровне остаются малоизученными, что предопределило выбор и проведение нами исследования в этом направлении.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель диссертационной работы. Цель диссертационной работы заключается в обосновании региональных особенностей реализации аграрной политики в условиях перехода к индустриально-аграрной модели национальной экономики.

Объектом исследования является совокупность социально-экономических отношений, связанных с формированием индустриально-аграрной экономики в регионах Республики Таджикистан.

Предметом исследования выступает разработка и реализация региональной аграрной политики при переходе к индустриально-аграрной модели развития в экономике Согдийской области.

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании решаются следующие задачи:

1) выявить сущность и содержание аграрной политики в системе концепции территориального размещения производительных сил;

2) произвести систематизацию методических подходов к оценке реализации региональной аграрной политики и разработать адекватную методику в условиях Согдийской области;

3) рассмотреть особенности аграрной политики региона в условиях внедрения стратегии ускоренной индустриализации;

4) оценить современное состояние экономического потенциала Согдийской области и на этой основе выявить факторы, влияющие на реализацию аграрной политики в регионе;

5) раскрыть особенности организационно-экономического механизма управления аграрным производством и определить ориентиры его развития в ближайшей перспективе;

6) обосновать основные направления совершенствования региональной аграрной политики в условиях перехода к индустриально-аграрной модели развития.

Области исследования. Работа выполнена в соответствии с разделами Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика) ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и соответствует п. 3.13. – Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в Республике Таджикистан, регионах и муниципальных образованиях; 3.24 – Развитие агропромышленного

комплекса в регионах, пространственные и территориальные особенности развития сельского хозяйства.

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период 2012-2019 гг.

Основная информационная и экспериментальная база исследования. Диссертационная работа выполнена на кафедре финансов и кредита и на кафедре экономики предприятий и региона Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Достоверность результатов исследований подтверждается достоверностью основных положений диссертационного исследования, тем, что диссертант использовал основные направления, выводы и рекомендации, представленные и обоснованные в фундаментальных теоретических научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблематике.

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные формированию и реализации региональной аграрной политики, материалы научных и научно-практических конференций, а также результаты прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых в области региональной аграрной экономики. При разработке основных положений диссертации использовались диалектический и системный подходы в единстве количественного и качественного анализа, метод единства исторического и логического мышления, научной абстракции, индуктивных и дедуктивных обобщений, статистического анализа и экспертных оценок.

Информационная основа исследования. Информационную базу исследования составили данные из статистических сборников Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, законодательные и другие документы органов государственной власти и управления, материалы из программных исследований Главного управления сельского хозяйства по Согдийской области, отчетные данные отдельных хозяйствующих субъектов в области аграрного производства, данные с официальных сайтов международных организаций, а также данные социологических исследований и опросов, проведенных автором.

Новизна исследования заключается в развитии научных основ при разработке аграрной политики в экономике регионов в контексте создания индустриально-аграрной модели хозяйствования. К элементам научной новизны можно отнести следующие:

1) проведен теоретический анализ реализации концепции территориального размещения производительных сил, и на этой основе систематизированы теоретические аспекты региональной аграрной политики, на основе которых выдвинута её авторская трактовка. Согласно ей, региональная аграрная политика – это совокупность организационно-экономических и технологических мер, разрабатываемых и реализуемых территориально-административными органами власти в составе общегосударственной стратегии развития сельской местности, способствующих формированию индустриально-аграрной модели развития регионов;

2) изучены различные методики оценки эффективности аграрной политики, основанные на применении количественного подхода (поддержка производителей – PSE, потребителей – CSE, инфраструктуры – GSSE). На их базе обоснована необходимость оценки ряда относительных показателей в региональной социально-

экономической системе: степени переработки сельскохозяйственной продукции, уровня организации аграрного производства, локализации производства, технологической специализации и др. Показаны важнейшие компоненты эффективности региональной аграрной политики, к которым отнесены: развитие бизнес-структур на селе, состояние переработки сельхозпродукции, инвестиционная активность и учёт принципов устойчивого развития;

3) выявлены проблемы в аграрном секторе Согдийской области, сдерживающие формирование индустриально-аграрной формы развития. В частности: проблемы организационно-управленческого характера (слабость инфраструктуры, низкая господдержка, недостаточный объём инвестиций); рыночные (диспаритет цен, трудность сбыта продукции производителями, недостаточность кредитных ресурсов, отсутствие маркетинга и др.); социально-экономические (низкий уровень жизни на селе, недостаточная оплата труда, коррупция); технические (высокий износ сельхозтехники, затратноёмкость производства, недостаточная степень переработки плодов);

4) обосновано, что в аграрном секторе Согдийской области сегодня, в условиях углубления рыночных отношений, дехканские (фермерские) хозяйства становятся главными хозяйствующими субъектами, занимают лидирующую позицию в обеспечении продовольственной безопасности региона, и в этом контексте они могут выступать «точкой опоры» при реализации стратегической цели – ускоренной индустриализации страны, что предполагает развитие перерабатывающей промышленности на селе;

5) предложен механизм кластеризации в отечественном региональном аграрном секторе, в котором, в отличие от существующих в науке подходов, в качестве ядра кластера выступает аграрная кооперация в регионе. Аргументировано, что кооперация производителей сельхозпродукции: дехканских (фермерских) хозяйств, ЛПХ и других посредством вертикальной и горизонтальной интеграции с перерабатывающими предприятиями, финансовыми институтами и другими субъектами способствует ускорению создания индустриально-аграрной экономики в регионе;

6) определены приоритеты в развитии аграрного сектора региона и в оптимизации размещения перерабатывающих предприятий в зонах сельскохозяйственного производства; предложены меры по совершенствованию региональной аграрной политики в ближайшей перспективе. В частности, это создание благоприятной среды развития сельхозпредпринимательства; налаживание системы госзакупок сельхозпродукции на уровне не ниже рыночных цен, формирование специального резервного фонда; создание специализированного банка для поддержки сельского хозяйства.

Теоретическая значимость исследования. основывается на том, что разработанные в диссертации положения и практические рекомендации могут быть использованы при разработке региональной программы индустриализации аграрного сектора. Исследование основывается на теории классической школы экономической мысли, теории неоклассического и институционального течений, особенно на концепции пространственной организации экономической деятельности. Основной упор в теоретическом плане делается на концепцию территориального размещения производительных сил, экономическое районирование, концепцию «точек роста», «штандорта», «центральных мест», «экономического ландшафта» и постиндустриального развития мирового хозяйства.

Практическая значимость исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования приняты к использованию Главным управлением сельского хозяйства Согдийской области (справка № 1/02-672 от 27.11.2019), Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики (справка № 1533 от 31.10.2019), в разработке учебной программы по соответствующим специальностям, что подтверждается соответствующими справками.

Научные и методические рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе и при разработке курсов лекций по предметам: «Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», «Экономика сельского хозяйства» и спецкурсов по экономической безопасности.

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора в проведенное диссертационное исследование заключается в определении цели, предмета и объекта исследования, в обосновании перечня задач исследования и в решении этих задач, в аргументации теоретических и методологических основ работы. Непосредственное участие соискателя в исследовании доказывается публикациями научных статей по теме работы, выступлениями на научно-практических и научно-теоретических конференциях международного, республиканского и регионального уровня, а также в практическом апробировании результатов диссертации.

Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты исследования были представлены и обсуждены на международных, республиканских и ряде вузовских конференций в 2012-2019 гг. Результаты исследования являются существенным пополнением теоретических концепций территориального размещения аграрного производства, в нём содержится теоретическое обоснование вопросов кластеризации аграрного производства, развитие кооперационных связей, адекватности региональной аграрной политики рыночным условиям и др.

Публикация результатов диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы изложены в 15 научных работах, из них 6 опубликованы в рецензируемых изданиях из Перечня изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Общий объем публикаций по данной проблематике составляет 7,5 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, выводов и предложений, списка использованной литературы, приложения и изложена на 160 страницах машинописного текста, содержащего 7 рисунков, 22 таблицы и 3 диаграммы.

II. СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его цели и задачи, предмет и объект, указана степень разработанности темы, конкретизирована теоретико-методологическая и информационная база, раскрыты научная новизна и практическая значимость выводов и результатов исследования.

В первой главе – «Теоретические основы реализации аграрной политики региона» - рассмотрена концепция аграрной политики в системе территориального размещения производительных сил, методические подходы к оценке аграрной политики в регионах, а также изучены особенности региональной аграрной политики в современных условиях.

Вторая глава работы – «Влияние аграрной политики на тенденции развития аграрного сектора Согдийской области Таджикистана и факторы, воздействующие на его состояние» - посвящена анализу современного состояния экономического потенциала аграрного сектора Согдийской области, определены факторы, влияющие на развитие сельскохозяйственного производства в индустриально-аграрной экономике, а также рассмотрены организационные механизмы управления региональным аграрным производством в формировании индустриально-аграрной экономики.

В третьей главе работы – «Направления совершенствования региональной аграрной политики в условиях формирования индустриально-аграрной экономики» - с целью совершенствования данной отрасли определены ориентиры развития регионального сельскохозяйственного производства в условиях формирования индустриально-аграрной экономики и предложены перспективные направления совершенствования механизмов региональной аграрной политики.

В выводах и предложениях работы обобщены основные результаты диссертационного исследования.

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Раскрыты сущность и значение региональной аграрной политики в рамках реализации программы перехода к индустриально-аграрной экономике в Республике Таджикистан. Выделены важнейшие компоненты и инструменты региональной аграрной политики в условиях формирования индустриально-аграрной модели национальной экономики.

В современных условиях аграрная политика признана важным направлением региональной экономической политики, так как с её реализацией связаны: обеспечение высоких показателей аграрного производства, занятость сельского населения, достижение высокого качества и конкурентоспособности сельхозпродукции, а также обеспечение продовольственной безопасности региона. Реализация того или иного вектора аграрной политики в регионе определяет ее различные составляющие и аспекты, наиболее важные последствия социально-экономического развития, намечает стратегию и конкретные меры по ее совершенствованию, в связи с чем остается на сегодняшний день весьма важной задачей.

Автором диссертации проведено эмпирическое исследование процесса формирования региональной аграрной политики в контексте теории региональной экономики. Изучаются особенности концепции региональной экономики и раскрываются особенности реализации аграрной политики в рамках этих теоретических предпосылок. Рассматривая позиции представителей различных экономических школ на каждом этапе становления мирового рынка, автором выделены основные факторы, влияющие на размещение производительных сил в отдельно взятом регионе. В этом контексте сделан вывод, что региональная аграрная политика является частью экономической политики региона и базируется на принципах, по которым реализуется экономическая политика региона. Следовательно, на сегодняшний день региональная аграрная политика призвана обеспечивать интересы всех экономических агентов региона, что выступает её важнейшей особенностью; при реализации региональной аграрной политики следует

обратить внимание на следующие факторы: особенности и географические характеристики региона, оптимальность размещения производительных сил в отдельных субрегионах, согласованность аграрной политики региона с подобной общегосударственной политикой, а также специфичность инструментов, задействованных в реализации данной политики в регионах. Особую роль в реализации эффективной региональной аграрной политики играет оптимальность размещения производительных сил. Исходя из этого, важнейшим принципом механизма региональной аграрной политики является то, что она должна иметь ориентированность на принципы территориального размещения производительных сил; региональная аграрная политика реализуется в двух аспектах. Во-первых, это аграрная политика, реализуемая самостоятельно регионом исходя из его специфических условий и интересов. Во-вторых, это аграрная политика, реализуемая государством с учетом специфики региона и в контексте решения важнейших социально-экономических задач, стоящих перед страной. Республика Таджикистан придерживается второго принципа реализации аграрной политики в регионах, что является целесообразным, так как именно этот принцип обеспечивает наибольший эффект от её реализации.

На основе существующих трактовок региональной аграрной политики в отечественной и зарубежной литературе сформулирована авторская трактовка данной экономической категории. Согласно мнению автора, региональная аграрная политика в условиях Республики Таджикистан – это совокупность организационно-экономических и технологических мер, разрабатываемых и реализуемых территориально-административными органами власти в составе общегосударственной стратегии развития сельской местности, способствующих формированию индустриально-аграрной модели развития регионов. Данное предположение автора обосновано следующими факторами.

Во-первых, региональная аграрная политика в современных условиях представляет собой технологическую систему мер, направленных на регулирование аграрного сектора экономики. Суть технологической системы заключается в том, что сегодня на уровне аграрного сектора Согдийской области полностью не сформированы рыночные отношения. Поэтому в ряде случаев организационные вопросы выдвигаются на первый план. Весомым доказательством данной констатации служит отсутствие элементов и институтов рынка в регионе (нет земельного рынка, наблюдается деформация регионального аграрного рынка, нет товарных бирж, отсутствуют рентные отношения). В этих условиях технологическая система мер предполагает организационное совершенствование механизма осуществления региональной аграрной политики. Во-вторых, применение косвенных инструментов имеет большое значение в современных условиях развития экономики Согдийской области. В качестве косвенных инструментов региональной аграрной политики предполагается стимулирование предпринимательской среды в регионе.

В диссертации подчеркивается, что в условиях перехода к индустриально-аграрной модели экономики возникает необходимость в пересмотре существующего механизма аграрной политики Согдийской области. Аграрная политика в регионе должна реализоваться таким образом, чтобы учитывались тонкости в осуществлении процесса индустриализации.

Как отмечает диссертант, успешное функционирование аграрной отрасли достигается путем внедрения региональной аграрной политики, в которой основной акцент делается на систему государственного регулирования и на поддержку отрасли. Кроме того, многие государства активно ведут аграрную политику в контексте устойчивого развития и рационального использования ресурсов в сельском хозяйстве, что во многом обеспечивается эффективностью функционирования аграрной отрасли.

Как отмечается в диссертации, важной составляющей концепции устойчивого развития с экономической точки зрения является сохранение капитала и его передача в достаточном объёме следующим поколениям. По мнению автора, понятие «капитал» здесь имеет широкое значение; какой вид капитала необходимо сохранять и в каком объёме нужно передавать его следующим поколениям, наука ещё объяснить не может. В нашем случае это в основном касается природных ресурсов и человеческого капитала.

Решением проблемы ускоренного внедрения концепции устойчивого развития и формирования рыночных отношений, основанных на принципах этой концепции, выступает рост инвестиций в экологизацию производства в региональной экономике. Но, к сожалению, данный вопрос всё-таки остаётся открытым, так как инвестиции, которые реализуются в рамках любого хозяйства, носят чисто предпринимательский характер. Преследуя целью извлечение более высокой прибыли, инвестор никогда не думает об экологических стандартах. Наоборот, в большинстве случаев инвесторы ищут более низкие экологические стандарты в целях сокращения производственных издержек. А экономика, которая нуждается в зарубежных инвестициях, просто может устанавливать низкие экологические стандарты производства.

Автор отмечает, что в условиях урбанизации, как в нашем случае, имеет смысл сокращение отходов и выбросов в природу, параллельно с этим речь идёт об обработке и уничтожении вредных отходов с помощью специальных технологий. С другой стороны, урбанизация может эффективно повлиять на развитие рыночных отношений, основанных на экологических принципах, так как через это можно образовать города и населённые пункты с чистой экологией. Следовательно, рыночные отношения, основанные на принципах концепции устойчивого развития, непосредственно приведут к формированию и реализации аграрной политики, адекватной этим условиям, что оценивается как крайне необходимое в большинстве стран мира.

2. В региональном аспекте исследована методика оценки эффективности аграрной политики с позиции количественного подхода (оценка поддержки производителей – PSE, потребителей – CSE, аграрной инфраструктуры – GSSE). Обоснована методика оценки региональной аграрной политики на основе ряда относительных показателей.

Оценка эффективности региональной аграрной политики в основном производится на основе коэффициентов, использование которых зависит от конкретных областей применения. К этим показателям следует отнести: уровень специализации, рентабельность, специфику производственного цикла, уровень локализации производства в регионе, технологическую специализацию аграрного производства и значение интегральных показателей специализации в аграрном производстве.

Как отмечается в диссертации, кроме этих показателей, также следует обратить внимание на международную практику определения эффективности аграрной политики. На сегодняшний день в зарубежной практике степень реализации региональной аграрной политики оценивается самым различным образом. При оценке эффективности аграрной политики многие исследователи и ученые опираются на методики, используемые при оценке эффективности государственной поддержки аграрного сектора. Основываясь на этом, в рамках нашего исследования мы также опираемся на методику оценки эффективности государственной поддержки аграрного сектора экономики. Одновременно с этим в рамках оценки региональной аграрной политики мы используем частные методики, разработанные зарубежными учеными, в плане оценки аграрной политики именно в региональном разрезе.

Наиболее известной методикой оценки региональной аграрной политики выступают показатели, разработанные ОЭСР. К этим показателям относятся следующие (таблица 1).

Автор отмечает, что рыночные цены в аграрном секторе регулируются с помощью инструментов, используемых в рамках реализуемой аграрной политики. Важнейшими из этих инструментов выступают: реализация механизма госзакупок и выделение субсидий сельскохозяйственным производителям. Но практика регулирования аграрного рынка Согдийской области показывает, что в пределах региона подобные инструменты не используются. Вместо этого во многих случаях применяется стихийная политика, которая приводит к разрушению рыночного механизма. В результате этого происходит снижение стимулов для производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции, что выступает одним из отрицательных факторов современной региональной аграрной политики.

Таблица 1. – Рекомендуемые показатели ОЭСР и ВТО для оценки эффективности региональной аграрной политики

Показатель	Формула расчета	Условное обозначение
PSE - показатель поддержки производителя	$PSE = (P_i^d - P_i^b) + (S_i - T_i)$	P_i^d – внутренняя цена на продукт i ; P_i^b – справочная цена на продукт i ; S_i – прямые субсидии; T_i – прямые налоги.
GSSE - показатель поддержки аграрной инфраструктуры	$GSSE = SRD + SAS + SIS + SI + SMP + SPS + SM$	SRD – государственная поддержка исследований и развития; SAS – государственная поддержка аграрного образования; SIS – государственная поддержка инспекционных услуг; SI – государственная поддержка инфраструктуры; SMP – государственная поддержка маркетинга и продвижения продукции; SPS – содержание госучреждений; SM – финансирование прочих общих услуг; S_j – j -й вид государственных субсидий сельхозпроизводителям;
CSE – показатель поддержки потребителей	$CSE_i = (P_i^d - P_i^b) + S_i$	S_i – косвенные бюджетные дотации потребителям в результате государственной политики.
TSE – показатель поддержки аграрного сектора	$TSE = PSE + GSSE + S_i$	
Агрегированные меры поддержки (далее – AMS)	$AMS = (P_d - P_b)Q - T$	P_d – внутренняя цена производителя; P_b – мировая цена; Q – объем реализованной продукции; S – субсидии, относящиеся к «желтой корзине»; T – налог
EPR – эффективная норма защиты	$EPR = \frac{V_{Ab} - V_{Ad}}{V_{Ad}}$	V_{Ad} , V_{Ab} – добавленная стоимость во внутренней и справочной цене на продукт i .

Источник: URL: <https://www.oecd.org/>; <https://www.wto.org/>

Для того чтобы выявить эффективность аграрной политики Согдийской области, мы произвели расчеты с использованием приведённых выше показателей. Результаты расчетов можно проследить в таблице 2.

Таблица 2. – Отражающие показатели региональной аграрной политики Согдийской области по состоянию на 2018 год

Показатели	Фактическое значение	Нормативное значение
ЭП	-	$\leq 0,5$
Кэф.	-	≤ 1
$d_{сн}$	0,48	$\leq 0,8$
$K_{по}$	0,0006	$\leq 0,01$
$K_{ст}$	0,3	$\leq 0,5$
$K_{ис}$	0,013	$\leq 0,02$
PSE	-540	≤ 0
GSSE	34760	-
CSE	-	-
AMS	-	-

Источник: расчёты автора на основе методики оценки региональной аграрной политики

Проведенные расчеты в плане осуществления региональной аграрной политики в Согдийской области, а также в целом в Республике Таджикистан, показывают, что её эффективность находится на самом низком уровне. Причина такой ситуации заключается прежде всего в отсутствии государственной поддержки сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий. В этих условиях возникает необходимость в совершенствовании внедрения региональной аграрной политики, что в основном должно фокусироваться на обеспечении перехода аграрной отрасли к более качественному уровню развития в рамках Государственной стратегии обеспечения продовольственной безопасности в республике, в том числе и в Согдийской области.

3. Выявлены проблемы в аграрном секторе Согдийской области и на этой основе выявлены существующие факторы и резервы роста в условиях индустриально-аграрной экономики.

Автор предполагает, что индустриализация аграрного сектора по своей сути для такого государства, как Республика Таджикистан, является непростой задачей. На этом пути имеет место ряд проблем, на которых следовало бы остановиться более подробно (рисунок 1).

Действовавшие во времена Советского Союза заводы и фабрики, предназначенные для переработки сельскохозяйственного сырья, из-за морального износа вышли из строя. Их модернизация и создание новых предприятий в период 90-х годов были невозможны и даже в нынешних условиях являются труднейшей задачей. Благодаря принятым Правительством мерам в области стимулирования предпринимательской деятельности в последние годы в этом направлении ощущаются некоторые сдвиги.

Причина низкой инвестиционной активности в аграрном секторе связана с несколькими факторами. Среди этих факторов важное место занимает финансовый сектор экономики. Известно, что в республике в последние годы и на банковском рынке, и на рынке страхования, и на рынке ценных бумаг наблюдаются серьезные недостатки.



Рисунок 1. – Взаимосвязанные проблемы аграрного сектора в условиях индустриализации (составлено автором)

По мнению автора именно не функционирование вторичного рынка ценных бумаг становится преградой в оборачиваемости сводных средств субъектов хозяйствования и населения на инвестиционном рынке. Кроме того, имеют место другие факторы: высокое налоговое бремя, высокий уровень коррупции, отсутствие государственной системы гарантий, низкий уровень инвестиционного менеджмента, отсутствие инвестиционных кооперативов и др., что непосредственно ведет к снижению инвестиционной активности в аграрном секторе.

Другим фактором, влияющим на развитие аграрной отрасли, выступает степень интенсификации сельского хозяйства. Исследование в этом направлении показывает, что в плане модернизации сельского хозяйства области не выполняются решающие меры: все-таки отрасль остается слабой в плане интенсивного роста.

Анализ современной региональной аграрной политики указывает на специфическую парадигму между уровнем социально-экономического развития региона и реалиями современного экономического состояния Согдийской области,

что затрудняет реализацию основных направлений аграрной политики и ещё раз доказывает необходимость совершенствования её прагматических элементов.

В этих условиях при осуществлении региональной аграрной политики необходимо выделить следующие основные направления (рисунок 2).

Сказанное выше подразумевает общую взаимосвязь с сущностью и содержанием региональной аграрной политики в современных условиях. На наш взгляд, региональная аграрная политика в современных условиях должна включать эти элементы, которые связаны с её организацией и реализацией.

На сегодняшний день важным фактором индустриализации аграрного сектора региона является стимулирование индивидуальной инициативы дехканских (фермерских) хозяйств. Именно эти субъекты способны в дальнейшем обеспечить рост производства продукции и её переработки.




Рисунок 2. – Основные направления осуществления региональной аграрной политики(составлено автором)

В целом, основываясь на эти факторы, в диссертации выделены направления институционального совершенствования региональной аграрной политики, к которым относятся:

- применение эффективных мер экономического характера и создание условий для развития предпринимательства в аграрном секторе экономики;
- создание системы государственных закупок с выделением из регионального бюджета необходимых средств, а также путем создания специального резервного фонда;
- формирование специализированных финансовых институтов и создание благоприятных условий для инвестирования;
- создание условий для реализации эффективного воспроизводственного процесса в аграрном секторе экономики.

4. Дано оценка современного состояния реализации аграрной политики и обоснованы организационно-экономические механизмы управления аграрным сектором региона в современных условиях.

На основе анализа современного состояния аграрного сектора Согдийской области автор приходит к выводу, что на экономический потенциал аграрного сектора региона во многом повлияли проведенные в нём реформы. Правда, основное направление региональной аграрной политики в этих условиях составили земельные преобразования, но их результаты пока не обеспечивают должного эффекта в социально-экономическом развитии сельского хозяйства региона.

В результате проведения экономических преобразований в Республике Таджикистан, в том числе в Согдийской области, сформировалась многоукладная аграрная экономика. В период 1991-2019 гг. количество сельскохозяйственных предприятий увеличилось в 353 раза, а по сравнению с 2000 годом в 2019 году их количество увеличилось в 42,4 раза. Только за последние четыре года количество сельскохозяйственных предприятий увеличилось на 21,2%, и все это является следствием многоукладной аграрной экономики (таблица 3).

Таблица 3. – Структура сельскохозяйственных предприятий в Согдийской области РТ в 1991-2019 гг.

Показатели	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	Изменение в 2019 г. к (в размах)		
											1991	2000	2015
Количество сельхозпредприятий и организаций, в т. ч.:	189	215	1573	4312	10466	55042	59653	63475	66180	66734	353	42,4	1,2
Колхозов	96	127	183	10	2	1	1	1	-	-	-	-	-
Совхозов	93	86	124	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственных сельхозпредприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дехканских хозяйств	-	-	1266	3937	8885	54166	58964	61591	64615	65174	-	51,4	1,2
Других сельхоз-предприятий	-	-	-	358	1577	875	688	1883	1565	1560	-	-	178,2

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 2016. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. - С. 326; Статистический ежегодник Согдийской области, 2019. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. - С. 180; Сельское хозяйство Республике Таджикистан. Статистический сборник, 2020. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – С. 324, 325, 326, 327, 328.

Данные таблицы 3 показывают, что вместо колхозов и совхозов, унаследованных от Советского Союза, сформировались в основном дехканские (фермерские) хозяйства в индивидуальной и коллективной формах. Количество дехканских (фермерских) хозяйств в 2019 году достигло 66 734 единиц, это по сравнению с колхозами и совхозами в количественном измерении больше в 280 раз. Начиная с 2015 года было принято на учёт формирование других сельскохозяйственных предприятий в форме ассоциаций и кооперативных структур. На сегодняшний день их количество в республике составляет 1 560 единиц.

Снижение эффективности и интенсивности сельскохозяйственного производства повлияло на показатели развития аграрного сектора экономики Согдийской области. В период 1991-2019 гг. в стоимостном выражении наблюдается увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции, но такое увеличение не является равномерным. В период до 2015 года наблюдалось постоянное увеличение количества занятых в сельском хозяйстве. С 2016 года и по сей день количество занятых в этой отрасли имеет тенденцию к уменьшению. Причиной этого стал уход на пенсию старшего поколения работников, занятых в сельском хозяйстве, так как в этом секторе в основном было занято старшее поколение трудоспособного населения. По опросам некоторых неправительственных международных организаций, молодое поколение в основном предпочитает занятость в сфере торговли и услуг либо включается в процесс трудовой миграции. Причина этого общеизвестна – низкая заработная плата и относительно низкий уровень агробизнеса в современных условиях (таблица 4).

Таблица 4. – Основные показатели развития аграрного сектора в Согдийской области

Показатели	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	Изменение в 2019 г. к (в %)		
											1991	2000	2015
											Валовая сельхозпродукция, млн смн.	2761,0	1574,4
Валовая сельхозпродукция на душу населения, смн.	1649,6	892,7	1433	1787,7	2022,9	2706,2	2864,6	2976,4	3018,1	2990,9	181,3	210	110,5
Занято всего, тыс. человек	461,5	477,6	434,0	729,5	771,1	798,7	802,0	797,5	807,7	820,1	177,7	188,9	102,7
в том числе в сельском хозяйстве, тыс. человек	158,1	212,4	226,9	234,9	228,6	216,2	215,7	217,0	219,6	229,5	145,1	101,1	106,1
Индексы объёма продукции сельского хозяйства	95,6	86,9	112,6	101,6	106,8	103,3	109,1	105,8	103,3	108,1	113,1	96,0	104,6
Уровень интенсификации аграрного сектора	7,7	8,7	7,7	6,7	5,1	3,5	3,2	3,1	2,9	2,8	36,6	36,6	80
Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве, сомони	296,5 ₃	0,92	8,35	42,59	112,1 ₈	242,1 ₇	274,9 ₄	531,8 ₅	544,43	584,26	-	69,9 раза	240

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 2016. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. С. 118, 174, 122; Статистический ежегодник Согдийской области, 2020. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – С. 8, 10, 19, 71, 73, 99.

Согласно данным приведённой выше таблицы, среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве области в 2019 году составляла 584,26 сомони. По официальному курсу Национального банка Таджикистана это составляет около 60 американских долларов, что, по некоторым неофициальным источникам, ниже стоимости потребительской корзины. Это, конечно, становится причиной дальнейшего сокращения количества занятых в аграрной сфере национальной экономики.

Автор неоднократно отмечает, что региональная аграрная политика преследует целью повышение эффективности экономических и хозяйственных отношений в

³ В рублях.

аграрном секторе. Для реализации подобной аграрной политики им была обоснована разработка и реализация региональной программы, приводящей к реализации эффективной аграрной политики в регионе. По его мнению, структура региональной аграрной политики на последующих этапах развития должна включать ряд основных направлений, к которым относятся: создание условий для оптимального размещения производительных сил в аграрном секторе в контексте развития новых парадигм региональной экономики, стимулирование формирования корпоративных структур в аграрном секторе, обеспечение эффекта от системного функционирования экономических агентов в рамках географической локализации, создание условий для развития эффективных межрегиональных связей и др.

Следует отметить, что программа повышения эффективности региональной аграрной политики реализуется поэтапно, и на каждом этапе были определены главные задачи. Важно, чтобы эти задачи нашли решение, в обратном случае реализованная программа не обеспечит должного эффекта.

Первый этап (2020-2022). На этом этапе следует создать предпосылки для реализации адекватной политики в условиях индустриально-аграрной экономики. Следует отметить, что предпосылки для реализации эффективной региональной аграрной политики должны содержать все важные направления хозяйственной деятельности в развитии индустриально-аграрной экономики. На этом этапе должны быть решены следующие задачи:

- необходимо создать оптимальную нормативно-правовую базу для более эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования в плане производства конечной продукции;
- следует принять закон Республики Таджикистан «О корпоративных структурах»;
- устранить барьеры в формировании цепи: производство – переработка – сбыт сельскохозяйственной продукции;
- создать благоприятную институциональную среду для организации эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования;
- принять меры по созданию сетей сбыта продукции и формированию экспортоориентированного производства.

Второй этап (2022-2025). На этом этапе необходимо определить контуры развития аграрной отрасли в рамках формирования индустриально-аграрной модели экономики. На наш взгляд, главными элементами программы реализации аграрной политики выступают:

- гармонизация инструментов государственного регулирования аграрной отрасли с учетом принципов ВТО, членом которой с 2013 года является и Республика Таджикистан;
- разработка комплекса мер по интеграции аграрного рынка Республики Таджикистан в единый аграрный рынок в рамках интеграционного объединения ЕАЭС, к которому стремительно идет республика;
- создание условий для привлечения инвестиций в аграрное производство с учетом преимуществ аграрного сектора Республики Таджикистан;
- организация экологически чистого аграрного производства и реализация его продукции не только на внутренних рынках, но и на рынках зарубежных стран, где наблюдается высокий платежеспособный спрос на эту продукцию.

Третий этап (2025-2030). На этом этапе формируется достаточный уровень инфраструктуры для развития агропромышленного производства в регионе. Главной задачей в этом направлении является обеспечение организационного единства хозяйствующих субъектов в успешном решении проблем устойчивого экономического и социального развития общества.

Таким образом, определение основных факторов развития аграрной сферы Согдийской области и создание реальных условий для их формирования является основой для возникновения многоуровневой иерархической системы взаимосвязанных институтов, которые и будут оказывать стабилизирующие воздействие на хозяйствующие субъекты.

5. Разработан механизм кластеризации в организации сельскохозяйственного производства в Согдийской области и определены направления развития регионального аграрного сектора в современных условиях.

В плане формирования инвестиционного кооператива возникает необходимость в трансформации инвестиционной политики в регионе, но нужно учесть, что в инвестиционной политике важны продуманность и последовательность – тактика инвестиционного менеджмента, сутью которого является быстрое достижение наивысшего хозяйственного эффекта.

Исходя из сложившейся ситуации, в современных условиях неизбежна и очерёдность в осуществлении тех или иных мер. Но когда намечаются какие-то задачи, то их решение должно быть полным, комплексным, быстрым и эффективным. Нельзя допускать «размазывания» капитальных вложений по принципу: «всем братьям и сёстрам». На новом этапе, т.е. на пути внедрения стратегии ускоренной индустриализации, надо идти на концентрацию капитальных вложений. Речь идёт об эффективном использовании производительных сил по принципу регионального разделения труда.

Важнейшим фактором успешной индустриализации аграрного сектора выступает кластеризация данного сектора национальной экономики. Но на пути кластеризации стоит вопрос о развитии кооперационных отношений в сельском хозяйстве.

Механизм кластеризации широко обосновывается в отечественной научной литературе. Отечественным учёным Р.А. Каримовым обоснована модель кластера в аграрном секторе, который во многом влияет на эффективность организации агропромышленного производства в региональном разрезе. На основе предложения Р.А. Каримова мы предлагаем следующий механизм создания аграрного кластера, непосредственно ведущего к индустриальному развитию. (рисунок 3.)

Непосредственным участником кластера в аграрном секторе выступает государство. В этом процессе государство играет двоякую роль. Во-первых, оно, выступая гарантом, обеспечивает институциональные основы развития кластера. Во-вторых, региональные органы власти в лице независимого предпринимателя участвуют в процессе кластеризации с целью обеспечения устойчивости и стабильности развития кластерного объединения. Вместе с тем у государства появляется возможность для регулирования внутреннего рынка, реализуя при этом политику госзакупок.



Рисунок 3. – Кластерный механизм агропромышленного производства (составлено автором)

Главные субъекты аграрного сектора – дехканские (фермерские) хозяйства – в процессе кластеризации обеспечивают реализацию вертикальной кооперации, так как данная форма кооперации формируется с участием этих субъектов экономики. В условиях современной экономики Согдийской области создание перерабатывающих предприятий является сложной задачей, так как для этого у местных государственных органов управления не хватает финансовых возможностей. Поэтому дехканские (фермерские) хозяйства, находясь в процессе вертикальной кооперации, станут инициаторами создания подобных предприятий. Именно через неё в аграрном секторе экономики начинается процесс горизонтальной интеграции, куда уже включаются не только перерабатывающие предприятия, но и субъекты в области торговли, сбыта и логистики.

6. Выявлены приоритеты в развитии аграрной отрасли региона в контексте оптимизации размещения перерабатывающих предприятий в зонах сельскохозяйственного производства, предложены рекомендации по совершенствованию региональной аграрной политики в ближайшей перспективе.

В течение 29-летнего периода государственной независимости был осуществлен ряд серьезных трансформаций в региональной экономической политике, что сегодня обеспечивает положительный резонанс. Но, наряду с достигнутыми успехами, необходимо совершить ещё ряд других шагов в развитии аграрного сектора региона, к которым мы предлагаем отнести:

- развитие кооперационных связей в аграрном секторе региона путём создания двухуровневых кооперационных институтов. На первом уровне кооперации в качестве главного субъекта должны выступать региональные органы власти, а другие субъекты, занимая свои позиции на втором уровне кооперации, должны обеспечивать синергетический эффект в региональном экономическом пространстве;

- необходимо активизировать инвестиционные процессы в аграрном секторе. Этого можно достигнуть, с одной стороны, путем окончательного формирования рынка ценных бумаг, а с другой стороны, – путём повышения уровня экономического мышления населения сельской местности;

- необходимо принять кардинальные меры для снижения влияния отрицательных факторов на развитие аграрного сектора региона. Эти факторы по своему происхождению могут быть и эндогенными (дисбаланс на внутреннем рынке, высокий уровень коррупции) и экзогенными (отрицательные последствия конкуренции на внешних аграрных рынках, высокая эластичность мирового рынка сырья и материалов, отрицательные тенденции глобализации).

Автором предполагается, что внедрение стратегии ускоренной индустриализации должно проводиться в рамках конкретной программы, в которой учитывались бы важнейшие ориентиры для дальнейшего развития аграрной отрасли на пути формирования индустриально-аграрной модели экономики. Условно эти ориентиры мы иллюстрируем на следующем рисунке (рисунок 4).



Рисунок 4. – Процесс перехода к индустриально-аграрной экономике (составлено автором)

В современном аграрном секторе требуют пересмотра организационные вопросы, так как в последние годы в республике наблюдается снижение интенсификации сельского хозяйства. Хотя формирование дехканских (фермерских) хозяйств в качестве главных субъектов сельскохозяйственного производства не противоречит принципам рыночной экономики, оно не всегда учитывает принципы организации производства в аграрном секторе. Сегодняшняя система учета в рамках дехканских (фермерских) хозяйств теряет свою сущность, т.е. учет не организуется должным образом, что приводит к расхождению информации об объемах и размерах производства сельскохозяйственной продукции. Решением проблемы может стать организация вертикальной кооперации в сельском хозяйстве.

Автор подчеркивает, что к решению имеющихся проблем нужно подходить в региональном масштабе, что постепенно приведет к созданию определенной стратегии на общегосударственном уровне.

В этих условиях аграрная политика региона должна реализовываться с учетом решения этих проблем. Основываясь на этом, в рамках исследования выделены основные направления совершенствования региональной аграрной политики, к которым относятся:

- совершенствование в организационном направлении, где изначально следует обратить внимание на организацию управления аграрным сектором в регионах с учетом их специфики. Также в плане организации региональной аграрной политики следует учесть соблюдение принципов рыночных отношений, стимулирование процесса переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечение оптимального взаимодействия между субъектами производства сельскохозяйственной продукции, её переработки и торговли ею. Решение этих задач во многом повысит уровень индустриализации региона, эффективное использование экономических ресурсов, а также приведет к повышению эффективности воспроизводственного процесса в нем;

- совершенствование в институциональном плане. Здесь прежде всего следует рассмотреть состояние экономических и рыночных институтов. С обеспечением формирования в аграрном секторе региона таких рыночных институтов, как кооперация, кластеры, торговые биржи и аукционы, можно достичь наилучших результатов. Также в институциональном плане следует пересмотреть нормативно-правовую базу в плане внедрения ускоренной индустриализации и совершенствования рыночных отношений в аграрном секторе экономики;

- совершенствование инвестиционной деятельности в аграрном секторе региона. В этом направлении следует усилить кластеризацию в аграрном секторе, которая приведет к активизации инвестиционной активности. Это обеспечивается тем, что кластерный механизм организации аграрного производства может обеспечить эффективное использование свободных средств участниками кластерного объединения;

- совершенствование в плане внедрения концепции устойчивого развития в аграрном секторе региона. В этом плане в рамках нашего исследования предлагается организовать на региональном уровне экологическое сельскохозяйственное производство. Его вполне можно организовать путем внедрения принципов органического сельского хозяйства в отдельных субрегионах Согдийской области.

IV. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе проведенного исследования сформулированы следующие выводы и предложения:

1. Сформулированная в рамках диссертации научная трактовка категории «региональной аграрной политики» показывает, что в региональном разрезе аграрная политика представляет собой организационно-экономическую и технологическую систему осуществления мер территориально-административными органами государственной власти с применением не только прямых, но и косвенных инструментов, направленных на регулирование агропромышленного комплекса, главной целью которого является повышение эффективности функционирования аграрного сектора экономики. Такой подход к трактовке аргументируется следующим: во-первых, суть технологической системы заключается в том, что сегодня в аграрном секторе региона полностью не сформированы рыночные отношения. Поэтому в ряде случаев организационные вопросы выдвигаются на первый план. Весомым доказательством служит отсутствие элементов и институтов рынка в регионе (нет земельного рынка, деформирован аграрный рынок, нет товарных бирж, отсутствуют рентные отношения). В этих условиях технологическая система мер предполагает организационное совершенствование механизма осуществления региональной аграрной политики. Во-вторых, в современных условиях имеет большое значение применение косвенных инструментов, так как перед регионом стоит задача внедрения ускоренной индустриализации. В качестве косвенного инструмента региональной аграрной политики предполагается стимулирование предпринимательской среды. [3-А, 6-А]

2. Изучение теоретических концепций показывает, что реализация аграрной политики в современных условиях на региональном уровне основывается на нескольких концептуальных течениях, среди которых важное место отводится теории территориального размещения производительных сил. Проведенный теоретический анализ принципов этой теории показал, что отношения, возникающие в аграрном секторе региона, не являются чисто рыночными. В этих условиях региональная аграрная политика должна быть направлена на развитие устойчивого и конкурентоспособного агропромышленного производства, способствующего обеспечению продовольственной безопасности, сближению качества жизни и социальной инфраструктуры сельского и городского населения. Как следствие, этого можно достичь в условиях эффективного функционирования аграрного сектора региона. [6-А]

3. Проведенное исследование в плане оценки эффективности аграрной политики на региональном и общегосударственном уровне показывает, что на сегодняшний день в международной практике сложились определенные методы решения этой задачи. Для получения более полного представления об эффективности реализации региональной аграрной политики произведен расчет ряда других, сопрягающихся с этими, показателей. Проведенные расчеты в плане осуществления региональной аграрной политики в Согдийской области, а также в целом в Республике Таджикистан, показывают, что её эффективность находится на самом низком уровне. Причина такой ситуации заключается прежде всего в отсутствии государственной поддержки сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий. В этих условиях возникает необходимость в совершенствовании

региональной аграрной политики, что в основном должно фокусироваться на обеспечении перехода аграрной отрасли на более качественный уровень развития в рамках государственной стратегии обеспечения продовольственной безопасности в республике, в том числе и в Согдийской области. [5-А]

4. Проведенный анализ показал, что в результате глубоких экономических реформ в аграрном секторе Согдийской области сформировалась многоукладная экономика, следовательно, региональная аграрная политика была направлена на поддержание этой модели экономики в целях создания более благоприятных рыночных условий в аграрном секторе. Но надо отметить, что на осуществление рыночных реформ и на эффективность функционирования аграрного сектора региона было обращено мало внимания. Это стало причиной возникновения ряда препятствий в дальнейшем развитии отрасли, что до сих пор остается открытым вопросом. [4-А, 2-А]

Анализ современной ситуации в аграрном секторе региона показывает, что хозяйствующие субъекты пока не готовы к кооперационным отношениям. Проведенный нами опрос владельцев мелких индивидуальных дехканских (фермерских) хозяйств показал, что они просто не хотят вступать в кооперацию. У современного поколения сформировалось мнение о том, что, как и во времена тоталитарной экономики, возникнет жесткое централизованное управление. Поэтому развитие кооперации в аграрном секторе в дальнейшем также зависит от обучения и подготовки работников сельскохозяйственной отрасли, что возлагается как функциональные обязанности на специальный центр развития кооперации в аграрном секторе. При этом сделан вывод, что дальнейшее развитие аграрного сектора региона во многом зависит от инициативы главных субъектов аграрного производства – дехканских (фермерских) хозяйств, так как только через них в аграрном секторе региона формируются кооперационная, корпоративная и кластерная формы хозяйствования. [10-А, 11-А]

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования:

5. В плане ускорения процесса индустриализации национальной экономики предлагается реализация кардинальных мер в агропромышленном комплексе региона, среди которых особое место занимает политика кластеризации. Именно через механизм кластеризации осуществляется оптимальное взаимодействие субъектов на региональном уровне, образуя при этом высокую интеграцию и концентрацию сельского хозяйства и промышленности. Формируется двухуровневая кооперация, которая является важнейшим условием повышения эффективности функционирования аграрного сектора – главной цели региональной аграрной политики. [5-А]

6. Процесс перехода к индустриально-аграрной модели экономики требует новых подходов к организации и управлению аграрным сектором. Следует иметь в виду, что в этом процессе первоначально возникает необходимость в институциональном совершенствовании, которое достигается решением следующих задач:

- применением эффективных мер экономического характера и созданием условий для развития предпринимательства в аграрном секторе экономики; [5-А]

- созданием системы государственных закупок с выделением из регионального бюджета необходимых средств, а также путем создания специального резервного фонда; [7-А]

- формированием специализированных финансовых институтов и созданием благоприятных условий для инвестирования; [8-А,14-А]

- созданием условий для реализации эффективного воспроизводственного процесса в аграрном секторе экономики. [9-А]

7. В диссертации определены важнейшие направления совершенствования региональной аграрной политики в условиях перехода к индустриально-аграрной модели развития, к которым относятся: [5-А, 6-А, 9-А, 13-А]

- совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства в виде интенсификации отрасли в качестве основного инструмента повышения эффективности аграрного производства в регионе;

- разработка и реализация мер по постепенному переходу сельского хозяйства региона на органический тип развития, так как в современных условиях на первый план при обеспечении продовольственной безопасности выходит производство экологически чистой продукции;

- в целях поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей следует активно использовать аграрный протекционизм, так как в нынешних условиях отечественные производители упускают позиции в конкурентной борьбе с зарубежными производителями;

- возникает необходимость в формировании аграрной модели индустриальной ориентированности, которая подразумевает активизацию инвестиционной деятельности в аграрном секторе, развитие корпоративных структур и кластеризацию аграрного производства в регионе.

V. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

а) Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ и ВАК Министерстве науки и высшего образования РФ:

[1-А] Темиров К.О. Теоретические основы формирования цен на продукцию сельского хозяйства / Ф.М. Джураев, К.О. Темиров // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе: «Сино», 2013. – № 2/1. – С. 161-166.

[2-А] Темиров К.О. Агропродовольственная политика Республики Таджикистан как системный фактор социально-экономической политики государства: проблемы и перспективы / К.О. Темиров // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе: «Сино», 2018. – №2/5. – С. 155-158.

[3-А] Темиров К.О. Аграрная политика государства: научная интерпретация и особенности реализации в современных условиях / Р.С. Шокиров, К.О. Темиров // Вестник ТГУПБП. – Худжанд, 2019. – № 2 (79). – С. 56-65.

[4-А] Темиров К.О. О некоторых особенностях социально-экономических преобразований в аграрной сфере Республике Таджикистан / К.О. Темиров // Учёные записки. Учёные записки ГОУ ХГУ имени академика Б. Гафурова. – Худжанд, 2019. – № 1 (48). – С. 169-175.

[5-А] Темиров К.О. Некоторые направления развития аграрной отрасли в условиях формирования индустриально-аграрной модели национальной экономики / Р.С. Шокиров, К.О. Темиров // Modern Economy Success. – № 5. – 2019. – С. 160-167.

[6-А] Темиров К.О. Теоретические аспекты размещения аграрного производства в экономике региона / А.М. Рахимов, К.О. Темиров // Вестник финансов и экономики ТГФЭУ. – Душанбе, 2020. (Справка № 07 от 23.10.2020)

б) Статьи, опубликованные в других журналах, изданиях и сборниках:

[7-А] Темиров К.О. Формирование концепции и стратегии аграрной политики и ее особенности в условиях Таджикистана / К.О. Темиров // Финансовые аспекты экономического развития в переходных условиях: Материалы научно-теоретической конференции кафедры финансов и кредита ТГУПБП (г. Худжанд 9-14 ноября 2015 г.). Худжанд: Хуросон, 2015. – С 88-91.

[8-А] Темиров К.О. Задачи аграрной политики Таджикистана на современном этапе: тенденции, ориентиры и перспективы / К.О. Темиров // Достижения молодых ученых: Сборник статей преподавателей факультета финансов ТГУПБП. – Худжанд: Дабир, 2016. – С. 168-174.

[9-А] Темиров К.О. Особенности аграрной реформы в развивающихся странах / К.О. Темиров // Наука и инновация для реализации национальных целей: Материалы научно-теоретической конференции ТГУПБП (г. Худжанд, 24-25 апреля 2019 г.). – Худжанд: Дабир, 2019. – С. 30-34.

[10-А] Темиров К.О. Особенности финансирования аграрного сектора Таджикистана: проблемы и перспективы / К.О. Темиров, М.А. Алимов // Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации: Сборник статей Международной научно-теоретической конференции (г. Худжанд, 7-8 июня 2019 г.). – Худжанд, 2019. С. 50-530. 4 п.л.

[11-А] Изучение зарубежного опыта реализации аграрной политики в контексте ускоренной индустриализации / К.О. Темиров // Индустриализация аграрного производства – фактор устойчивого развития отрасли: Материалы Республиканской научно-практической конференции ТАУ имени Ш. Шотемура. – Душанбе, 2020. – С. 338-341.

[12-А] Темиров К.О. Региональные аспекты формирования аграрной политики Таджикистана в условиях становления индустриально-аграрной экономики / А.М. Рахимов, К.О. Темиров // Развитие естественных, точных и математических предметов в системе формирования цифровой экономики: Материалы научно-практической конференции ТГУПБП (г. Худжанд, 22-25 апреля 2020 г.). – Худжанд: Дабир, 2020. – С. 185-188. ISBN 978-99975-58-25-1

в) В сборниках международных научно-практических конференций

[13-А] Темиров К.О. Сущность и экономическая природа цены / К.О. Темиров // Менеджмент субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития: Международная научно-практическая конференция (Украина, г. Житомир 20-21 июня 2013 г.). – Житомир, 2013. – С. 239-241.

[14-А] Темиров К.О. Региональные особенности инвестиционной политики в условиях индустриализации аграрного хозяйства / К.О. Темиров, Ф.М. Джураев // Инновационное развитие промышленных предприятий: теория и практика. Международная научно-практическая конференция (Узбекистан, г. Андижан 10 октября 2020 г.). – С. 535-539.

[15-А] Темиров К.О. К методологическим вопросам оценки и управления эквивалентным обменом в АПК / Ф.М. Джураев, К.О. Темиров // Инновационное развитие промышленных предприятий: теория и практика. Международная научно-практическая конференция (Узбекистан, г. Андижан 10 октября 2020 г.). – С. 270-274.

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ
ТОҶИКИСТОН**

Бо ҳуқуқи дастнавис

**УДК 332.
ББК 65.32-18
Т-32**

ТЕМИРОВ КОМРОНБЕК ОЧИЛДИЕВИЧ

**ҶАНБАҲОИ МИНТАҚАВИИ ТАТБИҚИ СИЁСАТИ АГРАРӢ ДАР
ДАВРАИ ТАШАККУЛИ ИҚТИСОДИЁТИ САНОАТИЮ АГРАРӢ
(ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)**

Ихтисос: 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ
(иқтисодиёти минтақавӣ)

АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ
номзади илмҳои иқтисодӣ

Хучанд – 2020

Кори диссертатсионӣ дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақои Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон анҷом дода шудааст.

Роҳбарони илмӣ:

Раҳимов Абдулатиф Мачидович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудир кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Шокиров Равшан Сиддиқович, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:

Раҳматзода Рустам, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи таҳлили иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Абдуллозода Дилором Хуршедовна, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудир кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити МДТ ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Муассисаи тақриздиханда:

Институти иқтисодиёти кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

Дифои диссертатсия «17» март соли 2021, соати 9⁰⁰ дар ҷаласаи шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-023 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар суроғи 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, шаҳри Хучанд, маҳаллаи 17, бинои 1 баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферат дар китобхонаи илмӣ ва сомонаи расмии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон <http://ds.tsulbp.tj> шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи «___» _____ соли 2021 ирсол шудааст.

Котиби илмӣ
шӯрои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Самадова З.А.

I. ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Мубрамияти мавзӯи тадқиқот. Ислоҳоти бунёдии бозорӣ, ки дар солҳои соҳибистиклолӣ амалӣ гардиданд, зарурати ташаккули муносибатҳои навро дар коркард ва татбиқи сиёсати иқтисодӣ дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ, аз он ҷумла дар соҳаи аграрӣ ба миён оварданд. Бо сабаби набудани таҷрибаи шаклҳои бозории хоҷагидорӣ дар марҳалаи аввали ислоҳот коҳиши самаранокии истеҳсолоти аграрӣ эҳсос мешуд, вале аз соли 2000 дар ташкили истеҳсолоти аграрӣ ҳам дар сатҳи ҷумхурӣ ва ҳам дар сатҳи минтақаҳои он дигаргуниҳои намоён мушоҳида мегарданд. Агар пештар соҳаи кишоварзии вилояти Суғд ҳамчун хоҷагии якказироат тавсиф шавад, алҳол он бештар хусусияти тафриқавӣ дорад. Ин чунин маъно дорад, ки имрӯз дар соҳаи кишоварзии вилояти Суғд қариб ҳамаи намудҳои маҳсулоти озуқаворӣ, на танҳо барои қонеъ намудани талаботи аҳолии минтақа, балки барои дигар минтақаҳои мамлакат ва ҳатто барои содирот истеҳсол карда мешавад.

Алҳол механизми боздорандаи самти содиротии хоҷагии кишоварзии вилояти Суғд рушди нокифояи корхонаҳои коркард дар минтақа мебошад, ки ба таҳвили маҳсулоти тайёри кишоварзӣ ба бозори беруна имконият намедихад. Чунин вазъ дар дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба чашм мерасад. Бо дарназардошти чунин вазъ ва дарки муҳимияти масъалаи мазкур дар марҳилаи ҷорӣ рушди мамлакат дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд: «...бо дарназардошти аҳаммияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ пешниҳод менамоем, ки саноатикунони босуръати кишвар ҳадафи ҷоруми миллӣ эълон карда шавад»¹. Дар робита бо чунин вазъ, сиёсати стратегии дар мамлакат, аз он ҷумла дар соҳаи саноат ва соҳаи аграрӣ таҳия ва татбиқшаванда бояд ба ҳалли масоили аз ҷониби Сарвари мамлакат барои ояндаи наздик дар ҳамаи минтақаҳои ҷумхурӣ, аз он ҷумла дар вилояти Суғд гузошташуда равона карда шавад.

Аз ин ҷо зарурати бознигарии мундариҷаи сиёсати аграрӣ дар ҳар минтақаи мамлакат ба миён меояд. Муҳим аст, ки сиёсати аграрии минтақавӣ дар ҷаҳорҷӯбаи ҳалли масоили минтақа, ба монанди таъмини амнияти озуқаворӣ, татбиқи концепсияи рушди устувор, ташаккули «иқтисодиёти сабз», инчунин баланд бардоштани самаранокии фаъолияти субъектони хоҷагидорӣ дар бахши аграрӣ дар асоси технологияи саноатӣ инноватсионӣ татбиқ карда шавад.

Ҳарчанд иқтисодиёти вилояти Суғдро дорои соҳаи саноати тараққӣ карда тавсиф менамоем, соҳаи аграрӣ ҳамчун соҳаи калидии иқтисодиёти минтақа боқӣ мемонад, зеро қисми назарраси аҳолии вилоят (67,8%) дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва 55,6% одамони машғули кор дар соҳаи аграрӣ фаъолият мекоранд². Имрӯзҳо дар соҳаи мазкур як қатор масъалаҳои иҷтимоӣ ба миён омадааст, ки бевосита ба татбиқи сиёсати аграрии самаранок дар минтақа таъсир мерасонад. Аз ҷумла: сатҳи нокифояи рушди инфрасохтор, паст будани сатҳи фаъолнокии

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2018. – Душанбе: «Шарки озод», 2018. – С. 8.

² Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. – Хучанд, 2020. – С. 25, 73.

инвеститсионӣ, сатҳи баланди истехлоки фондҳои асосӣ, паст будани сатҳи ҳаёт дар деҳот ва ғ.

Ҳалли ин масоил истифодаи ҳамаи фишангҳои танзими маъмурии давлатиро бо роҳи таҳияи сиёсати дахлдор дар маҳалҳо, бо дарназардошти хусусиятҳои ҳар як минтақа дар самти ташаккули иқтисодиёти саноатию аграрӣ тақозо мекунад. Бинобар ин, дар шароити муосир мақсади сиёсати аграрии минтақавӣ бояд баланд бардоштани некӯахлоқии аҳоли дар деҳот бошад, ки мубрамияти кори диссертатсионӣ маҳз аз ҳамин нукта бармеояд.

Дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқот. Намояндагони мактаби меркантилистӣ Т. Мен, А. Серра А. де Монкретен бори аввал дар рушди муносибатҳои савдо тавассути таҳвили маҳсулоти тайёр ба бозори беруна концепсияи протекционизмро дар истехсолоти аграрӣ асоснок карданд, зеро дар он замон маҳз кишоварзӣ дар аксари кишварҳои ҷаҳон соҳаи асосӣ ба ҳисоб мерафт.

Баъдтар, намояндаи физиократҳо Ф. Кенэ ҳангоми таҳияи принципи «ҷадвали иқтисодӣ» зарурати дастгирии давлатӣ ва ҳавасмандгардонии соҳаи кишоварзиро асоснок намуд ва кормандони дар ин бахш машғули меҳнатро синфи асосии истехсолкунандаи ҷомеа маҳсуб кард.

Асосҳои назариявии сиёсати аграрӣ дар асарҳои классикони назарияи иқтисодӣ А. Смит, Д. Рикардо, Ч. Милл, Ч.Б. Сей, Т. Малтус ва дигарон ба тӯфайли тадқиқи самтҳои манбаҳои ташаккули сарвати халқ инъикос ёфтанд.

Намояндагони мактаби иқтисодии кейнсгарой бори аввал концепсияи даҳолати ғаёли давлатро тавассути механизми талаботи самаранок ва зарурати ба эътидол овардани бозор дар шароити бӯҳрон пешниҳод намуданд.

Масъалаҳои татбиқи сиёсати аграрии давлатӣ дар иқтисодиёти гузариш дар асарҳои олимон, аз ҷумла И.Н. Буздалов, В.И. Назаренко, А.И. Алтухов, Б.Д. Брускус, П.И. Гайдутский, И.Г. Ушачев, А.А. Шутков, В.В., Милосердов, П.В. Михайлушкин ва дигарон таҳқиқ шудаанд.

Баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷустуҷӯи ғаёли амсилаҳои (моделҳои) сиёсати аграрӣ, ки ба шароити бозор ҷавобгӯ бошанд, оғоз ёфт. Академикҳои Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Р.К. Раҳимов, Н.Қ. Қаюмов, Т.Н. Назаров концепсияи бо ном «терапияи садамавӣ» ва «градуализм»-ро дар ташаккули иқтисоди бозории кишвар танқид намуда, бахши аграриро соҳаи калидии барқарорсозии иқтисодиёт дар давраи пасазбӯҳронӣ мешумориданд ва пешниҳод мекарданд, ки баргариӣ механизми давлатӣ дар ин соҳа баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ ва татбиқи тадриҷию қадам ба қадами плюрализм дар шаклҳои моликият дар соҳаи мазкури иқтисодиёт нигоҳ дошта шавад.

Масъалаҳои мушаххас ва роҳҳои такмили сиёсати аграрӣ дар сатҳи миллий ва минтақавӣ дар асарҳои Х.Ғ. Ғафуров, Р.Б. Латипов, И.А. Асроров, Ҷ.С. Пириев ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Баҳшида ба масъалаҳои дигаргуниҳои бозорӣ ва таъсири онҳо ба рушди соҳаи аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқоти алоҳида ба субот расидаанд. Таҳқиқоти Ҳ.У. Умаров, Т.Р. Ризоқулов, Г.С. Абдусаматов, И.А. Асроров, Ф.Ҳ. Азизова, Р.С. Шокирова, Ф.М. Ҷӯраев ва дигарон аз он ҷумлаанд.

Ҷанбаҳои алоҳидаи татбиқи сиёсати минтақавии аграриро олимони ватанӣ, аз ҷумла А.А. Мадаминов, Д.Д. Бобачанов, А.А. Бойматов, В.В. Воҳидов, М.Х.

Ахмедов, Н.А. Ҳайтбоева, С.Ҷ. Исвалиев, А.Ф. Качқулоев, К.К. Шодиев, Д.М. Бегов ва дигарон таҳқиқ кардаанд.

Бо вучуди он, ки оид ба масъалаҳои рушди соҳаи аграрӣ дар сатҳи минтақавӣ ва ҷумҳурӣ таҳқиқоти зиёд гузаронида шудааст, масъалаҳои вобаста ба ҷойгиронии мувофиқи истеҳсолоти кишоварзӣ дар минтақаҳо, амсилаи танзим ва мониторинги соҳа дар сатҳи минтақавӣ ба қадри бояду шояд мавриди омӯзиш қарор нагирифтаанд, ки сабаби интиҳоб ва гузаронидани таҳқиқотро дар ин самт муайян мекунад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади кори диссертатсионӣ. Мақсади кори диссертатсионӣ асоснок намудани хусусиятҳои минтақавии татбиқи сиёсати аграрӣ дар шароити гузариш ба амсилаи саноатию аграрии иқтисодиёти миллии мебошад.

Объекти таҳқиқот маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки бо ташаккули иқтисодиёти саноатию аграрӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманданд мебошад, ба ҳисоб меравад.

Предмети таҳқиқотро таҳия ва татбиқи сиёсати минтақавии аграрӣ ҳангоми гузариш ба амсилаи саноатию аграрии рушд дар иқтисодиёти вилояти Суғд ташкил мекунад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Мутобиқан ба мақсади дар пеш гузошта дар таҳқиқоти диссертатсионӣ вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

1) муайян намудани моҳият ва мазмуни сиёсати аграрӣ дар низоми концепсияи ҷойгиронии ҳудудии қувваҳои истеҳсолкунанда;

2) амалигардонии низомбандии муносибатҳои методологӣ ба арзёбии татбиқи сиёсати минтақавии аграрӣ ва таҳияи методикаи мувофиқ дар шароити вилояти Суғд;

3) баррасии хусусиятҳои сиёсати аграрии минтақа дар шароити татбиқи стратегияи саноатикунонии босуръат;

4) арзёбии ҳолати муосири иқтисодии муосири иқтисодии вилояти Суғд ва дар асоси он муайян намудани омилҳое, ки ба татбиқи сиёсати аграрии минтақа таъсир мерасонанд;

5) ошкор сохтани хусусиятҳои механизми ташкилӣ-иқтисодии идоракунии истеҳсолоти аграрӣ ва муайян намудани самтҳои рушди он дар ояндаи наздик;

6) муаллақ сохтани самтҳои асосии такмили сиёсати минтақавии аграрӣ дар шароити гузариш ба амсилаи рушди саноатию аграрӣ.

Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсия вобаста ба нуқтаҳои зерини Шиносномаи номгуи ихтисоси КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа); 3.13. Сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ; таҳлили хусусиятҳо ва баҳодиҳии самаранокии сиёсати иқтисодии минтақавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳо ва мунитсипалитетҳо; 3.24. Тараққиёти комплекси агросаноатӣ дар минтақаҳо, хусусиятҳои минтақавӣ ва маконии инкишофи хоҷагии қишлоқ мутобиқат дорад.

Марҳилаҳои таҳқиқот. Кори диссертатсионӣ дар солҳои 2012-2019 иҷро карда шудааст.

Заминаҳои асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Кори диссертатсионӣ дар кафедраи молия ва қарз ва дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон иҷро карда шудааст.

Муътамадии натиҷаҳои таҳқиқот бо эътимоднокии муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ тасдиқ карда мешавад. Диссертант самтҳои асосӣ, хулоса ва тавсияҳои, ки дар таҳқиқоти бунёдии назариявии олимони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаи мавриди баррасӣ пешниҳод гардидаанд ва муаллифони сохта шудаанд, истифода намудааст.

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқотро асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ки ба масъалаҳои ташаккул ва татбиқи сиёсати минтақавии аграрӣ бахшида шудаанд, маводи конференсияҳои илмӣ ва илмию амалӣ, инчунин натиҷаҳои таҳқиқоти амалии олимони ватанию хориҷӣ дар соҳаи сиёсати минтақавии аграрӣ ташкил кардаанд. Ҳангоми таҳияи муқаррароти асосии диссертатсия, муносибатҳои диалектикӣ ва низомманд (системӣ) дар ягонагии таҳлили миқдорӣ ва сифатӣ, методи ягонагии тафаккури таърихӣ мантӣ, абстраксияи илмӣ, ҳамбастаи индуктивӣ ва дедуктивӣ, таҳлили омӯрӣ ва арзёбии қарорҳои мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Асосҳои иттилоотии таҳқиқот. Пойгоҳи иттилоотии таҳқиқотро додаҳои маҷмӯаҳои омории Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, маводи таҳқиқоти барномавии Сарраёсати кишоварзӣ дар вилояти Суғд, додаҳои ҳисоботии субъектони хоҷагидорӣ алоҳида дар соҳаи истеҳсолоти аграрӣ, додаҳои сомонҳои расмӣ ташкилотҳои байналхалқӣ, инчунин додаҳои таҳқиқоти сотсиологӣ ва пурсишҳо, ки аз ҷониби муаллиф гузаронида шудаанд, ташкил кардаанд.

Навгониҳои илмӣ таҳқиқот дар рушди асосҳои назариявӣ ҳангоми коркарди сиёсати аграрӣ дар иқтисодиёти минтақа дар самти ба вучуд овардани амсилаи саноатӣ аграрӣ зоҳир мегардад. Ба унсурҳои навгониҳои илмӣ таҳқиқот мансубанд:

1) таҳлили назариявии татбиқи концепсияи ҷойгирониҳои ҳудудии қувваҳои истеҳсолкунанда гузаронида шуда, дар асоси он ҷанбаҳои назариявии таҳияи сиёсати минтақавии аграрӣ низомбандӣ карда шуда, дар заминаи онҳо тафсири муаллифии сиёсати аграрии минтақавӣ пешниҳод гардидааст. Мувофиқи он сиёсати минтақавии аграрӣ маҷмӯи ҷорабиниҳои ташкилию иқтисодӣ ва технологияи мебошад, ки мақомоти ҳудудӣ-маҷмурии ҳокимият дар таркиби стратегияи умумидавлатии рушди соҳаи аграрӣ таҳия ва татбиқ мекунад ва онҳо ба ташаккули амсилаи саноатӣ аграрии рушди минтақаҳо мусоидат менамоянд.

2) методикаҳои мухталифи арзёбии самаранокии сиёсати аграрӣ, ки ба истифодаи муносибатҳои миқдорӣ (арзёбии дастгирии истеҳсолкунандагон - PSE, истеъмолкунандагон - CSE, инфрасохтори аграрӣ - GSSE) асос меёбанд, мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Дар пойгоҳи онҳо зарурати арзёбии як қатор нишондиҳандаҳои нисбӣ дар низоми минтақавии иҷтимоӣ-иқтисодӣ асоснок карда шудаанд: сатҳи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, сатҳи ташкили истеҳсолоти аграрӣ, ҷойгирониҳои истеҳсолот дар минтақа, махсусгардониҳои технологӣ ва ғайра. Муҳимтарин ҷузъҳои самаранокии сиёсати минтақавии аграрӣ, аз ҷумла рушди бизнес-сохтор дар деҳот, ҳолати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, фаъолияти сармоягузорӣ ва ба назар гирифтани принсипҳои рушди устувор нишон дода шудаанд.

3) муаммоҳои соҳаи аграрии вилояти Суғд, ки садди роҳи ташаккулёбии шакли саноатӣ аграрии рушд мегарданд, муайян карда шудаанд. Аз ҷумла

масоили зерин ҷудо карда шудаанд: мушкилоти ташкилӣ ва идоракунии (инфрасохтори заиф, нокифоя будани дастгирӣ, сатҳи пасти сармоягузорӣ); бозорӣ (нобаробарии нархҳо, душвории фурӯши маҳсулот аз ҷониби истеҳсолкунандагон, нокифоя будани захираҳои қарзӣ, набудани маркетинг ва ғ.); иҷтимоӣ-иқтисодӣ (сатҳи пасти зиндагӣ дар деҳот, музди меҳнати нокифоя, коррупсия); техникӣ (фарсудашавии баланди техникаи кишоварзӣ, зиёд будани хароҷоти истеҳсолӣ, нокифоя будани коркард).

4) асоснок карда мешавд, ки имрӯз дар баҳши аграрии вилояти Суғд дар шароити амикрафти муносибатҳои бозорӣ хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ба субъектҳои асосии хоҷагидор табдил меёбанд, дар таъмини амнияти озуқавории минтақа мавқеи пешворо ишғол мекунанд ва дар ин замина онҳо метавонанд ҳамчун «нуқтаи муттақо» дар татбиқи мақсади стратегӣ – саноатикунони босуръати мамлакат, ки рушди саноати коркардро дар деҳот пешбинӣ мекунанд, баромад намоянд.

5) механизми кластерсозӣ дар баҳши аграрии минтақавии ватанӣ пешниҳод карда шудааст, ки бархилофи муносибатҳои дар илм мавҷуда, дар он ба сифати ядрои кластер кооператсияи аграрии минтақа баромад мекунанд. Мудаллал карда шудааст, ки кооператсия истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ – хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ ва дигарон – тавассути ҳамгирии амудӣ ва уфуқӣ бо корхонаҳои коркард, ниҳодҳои молиявӣ ва дигар субъектон ба суръатафзоии ташкили иқтисодии саноатӣ аграрӣ дар минтақа мусоидат мекунанд.

б) афзалиятҳои рушди баҳши аграрии минтақа ва оптимизатсияи ҷойгирони корхонаҳои коркард дар минтақаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ муайян карда шуданд; оид ба такмили сиёсати минтақавии аграрӣ дар ояндаи наздик тадбирҳо пешниҳод гардидаанд. Аз ҷумла, фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибқории кишоварзӣ; ба роҳ мондани низоми хариди давлатии маҳсулоти кишоварзӣ дар сатҳи на камтар аз нархҳои бозорӣ, ташкили фонди махсуси захиравӣ; ташкили бонки махсус барои дастгирии соҳаи кишоварзӣ.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки муқаррарот ва тавсияҳои амалии қори диссертатсиониро ҳангоми таҳияи барномаи минтақавии саноатикунони соҳаи аграрӣ истифода бурдан мумкин аст. Таҳқиқот ба назарияи мактаби классикии афкори иқтисодӣ, назарияи ҷараёнҳои неоклассики ва институтсионалӣ, махсусан концепсияҳои ташкили ҳудудии фаъолияти иқтисодӣ асос меёбад. Дар қисмати назариявии таҳқиқот ба концепсияи ҷойгирони ҳудудии қувваҳои истеҳсолкунанда, ноҳиябандии иқтисодӣ, концепсияи «нуқтаи рушд», «штандорт», «мақонҳои марказӣ», «ландшафти иқтисодӣ» ва рушди пасосаноатии хоҷагии ҷаҳонӣ тақия карда мешавад.

Аҳамияти амалии таҳқиқоти илмӣ. Натиҷа ва муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертатсиониро барои истифода Сарраёсати кишоварзии вилояти Суғд (маълумотнома аз 27.11.2019, №1/02-672), Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (маълумотнома аз 31.10.2019, № 1533) барои таҳияи барномаи таълимии ихтисосҳои дахлдор қабул кардаанд, ки бо маълумотномаҳои дахлдор тасдиқ карда мешавад.

Пешниҳодҳои илмӣ ва методии диссертатсияро дар раванди таълим ва ҳангоми таҳияи маҷмӯи лексияҳо барои фанҳои «Иқтисодии минтақа»,

соҳаи мазкур самтҳои рушди истеҳсолоти минтақавии кишоварзӣ дар шароити ташаккули иқтисодии саноатӣ аграрӣ муайян карда шудаанд ва самтҳои ояндадори такмили механизмҳои сиёсати аграрии минтақавӣ пешниҳод гардидаанд.

Дар хулосаву пешниҳодоти кори диссертатсионӣ натиҷаҳои асосии таҳқиқот ҷамъбаст карда шудаанд.

III. МУҚАРРАТОТИ АСОСИИ БА ҲИМОЯ ПЕШНИҲОДШАВАНДА

1. Дар доираи татбиқи барномаи гузариш ба иқтисодии саноатӣ аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳият ва аҳамияти сиёсати аграрии минтақавӣ кушода дода шудааст. Ҷузъҳо ва васоити муҳимтарини сиёсати аграрии минтақавӣ дар шароити ташаккули амсилаи саноатӣ аграрии иқтисодии миллӣ ҷудо карда шудаанд.

Дар шароити муосир, сиёсати аграрӣ чун самти муҳими сиёсати иқтисодии минтақавӣ эътироф карда мешавад, зеро таъмини нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолоти аграрӣ, шугли аҳолии деҳот, парвариши маҳсулоти кишоварзии баландсифат ва рақобатпазир, инчунин таъмини амнияти озуқаворӣ минтақа бо амалигардонии он алоқаманд аст. Татбиқи ин ё он вектори сиёсати аграрӣ дар минтақа ҷузъҳо ва ҷанбаҳои гуногуни он ва оқибатҳои муҳимтарини рушди иқтимоӣ иқтисодиро муайян мекунад, стратегия ва тадбирҳои мушаххаси такмили онро пешбинӣ менамояд, бинобар ин алҳол вазифаи хеле муҳим арзёбӣ мегардад.

Муаллифи диссертатсия дар қаринаи назарияи иқтисоди минтақавӣ тадқиқи эмпирикии раванди ташаккулёбии сиёсати минтақавии аграриро ба субот расонидааст. Дар доираи заминаҳои мазкури назариявӣ хусусиятҳои консепсияҳои иқтисодии минтақавӣ баррасӣ ва вижагиҳои татбиқи сиёсати аграрӣ ошкор карда мешаванд. Муаллиф мавқеи намоёндагони мактабҳои гуногуни иқтисодиро дар ҳар марҳилаи ташаккули бозори ҷаҳонӣ баррасӣ намуда, омилҳои асосиро, ки ба ҷойгиронии қувваҳои истеҳсолӣ дар минтақаи алоҳида таъсир мерасонанд, ҷудо кардааст.

Дар ин қарина чунин хулоса бароварда шудааст, ки сиёсати минтақавии аграрӣ як ҷузъи сиёсати иқтисодии минтақа буда, ба принципҳои асосӣ мебад, ки сиёсати иқтисодии минтақа тибқи онҳо амалӣ мегардад. Аз ин рӯ, имрӯз сиёсати минтақавии аграрӣ барои таъмини манфиатҳои ҳамаи агентҳои иқтисодии минтақа хизмат мекунад, ки ин муҳимтарин хусусияти он мебошад. Ҳангоми татбиқи сиёсати минтақавии аграрӣ бояд ба омилҳои зерин тавачҷӯхи хоса зоҳир карда шавад: хусусият ва мушаххасоти ҷуғрофии минтақа, ҷойгиронии мувофиқи қувваҳои истеҳсолӣ дар субминтақаҳои алоҳида, мутобиқати сиёсати аграрии минтақа бо сиёсати аграрии умумидавлатӣ, инчунин вижагии воситаҳои, ки дар татбиқи ин сиёсат дар минтақаҳо истифода мешаванд.

Ҷойгиронии мувофиқи қувваҳои истеҳсолкунанда дар татбиқи сиёсати самараноки аграрии минтақа нақши махсус мебозад. Бинобар ин, принциби муҳимтарини механизми сиёсати аграрии минтақавӣ аз он иборат аст, ки он бояд бо принципҳои ҷойгиронии ҳудудии қувваҳои истеҳсолкунанда асос ёбад. Сиёсати аграрии минтақавӣ дар ду ҷанба татбиқ карда мешавад. Якум, сиёсати аграрие, ки минтақа мустақилона дар асоси вижагии шароит ва манфиатҳои татбиқ мекунад. Дуюм, сиёсати аграрие, ки давлат бо назардошти хусусиятҳои

хоси минтақа ва дар қаринаи ҳалли масъалаҳои муҳимтарини иҷтимоию иқтисодии дар назди мамлакат истода татбиқ менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон принсипи дуҷоми татбиқи сиёсати аграриро дар минтақаҳо истифода менамояд, ки ин ба мақсад мувофиқ аст, зеро маҳз ҳамин принцип самараи бештарро аз амалигардонии он таъмин мекунад.

Дар асоси шарҳу тафсири дар адабиёти ватанию хориҷӣ мавҷудаи сиёсати аграрии минтақавӣ, тафсири муаллифии ин категорияи иқтисодӣ ироа гардидааст. Ба ақидаи муаллиф, сиёсати аграрии минтақа дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи чорабиниҳои ташкилию иқтисодӣ ва технологие мебошад, ки мақомоти ҳудудӣ-маъмурии ҳокимият дар таркиби стратегияи умумидавлатии рушди соҳаи аграрӣ таҳия ва татбиқ мекунад ва онҳо ба ташаккули амсилаи саноатӣ аграрии рушди минтақаҳо мусоидат менамоянд. Таърифи муаллиф бо омилҳои зерин асоснок карда шудааст:

Якун, дар шароити муосир сиёсати аграрии минтақавӣ низоми чорабиниҳои технологӣ мебошад, ки ба танзими соҳаи аграрии иқтисодиёт равона карда шудааст. Моҳияти низоми технологӣ дар он зоҳир мегардад, ки алҳол дар сатҳи бахши аграрии вилояти Суғд муносибатҳои бозорӣ пурра ташаккул наёфтаанд. Бинобар ин дар баъзе ҳолатҳо масъалаҳои ташкилиро ба мадди аввал мегузоранд. Мавҷуд набудани унсурҳо ва ниҳодҳои бозор дар минтақа (бозори замин вучуд надорад, тағйири шакли бозори минтақавии аграрӣ мушоҳида мегардад, биржаҳои мол вучуд надоранд, муносибатҳои рентавӣ мавҷуд нестанд) далели қотеи ин иддао мебошанд. Дар ин шароит низоми технологияи тадбирҳо тақмили ташкилии механизми татбиқи сиёсати аграрии минтақаро пешбинӣ мекунад. Дуюм, истифодаи васоитҳои ғайримустақим дар шароити муосири рушди иқтисодии вилояти Суғд аҳамияти калон дорад. Ҳамчун воситаи ғайримустақими сиёсати минтақавии аграрӣ ҳавасмандкунии муҳити соҳибкорӣ дар минтақа пешниҳод мешавад.

Дар рисола таъкид карда мешавад, ки дар шароити гузариш ба амсилаи саноатӣ аграрии иқтисодиёт зарурати бознигарии механизми мавҷудаи сиёсати аграрии вилояти Суғд ба миён меояд. Сиёсати аграрӣ дар минтақа бояд тавре амалӣ карда шавад, ки ҳамаи нозуқиҳои татбиқи раванди саноатикунонӣ ба назар гирифта шаванд.

Тавре ки диссертант қайд мекунад, амалкарди бомуваффақияти соҳаи аграрӣ тавассути ҷорӣ намудани сиёсати минтақавии аграрӣ ба даст оварда меояд, ки дар он диққати асосӣ ба низоми танзими давлатӣ ва дастгирии соҳа дода мешавад. Ғайр аз ин, бисёр давлатҳо сиёсати дар кишоварзӣ аграриро дар заминаи рушди устувор ва истифодаи оқилонаи захираҳои ғайриабзорӣ татбиқ мекунанд, ки аз бисёр ҷиҳат ба туфайли самаранокии ғайриабзорӣ соҳаи аграрии иқтисодиёт таъмин мешавад.

Дар қорӣ диссертатсионӣ қайд карда шудааст, аз нуқтаи назари иқтисодӣ нигоҳдории сармоя ва интиқоли он дар ҳаҷми кофӣ ба наслҳои оянда ҷузъи муҳими консепсияи рушди устувор мебошад. Ба ақидаи муаллиф, мафҳуми «сармоя» дар ин ҷо маънои васеъ дорад: илм ҳанӯз шарҳ дода наметавонад, ки кадом намуди сармояро ҳифз кардан зарур аст ва дар кадом ҳаҷм он бояд ба наслҳои оянда интиқол дода шавад. Дар вазъияти мо, ин асосан ба захираҳои табиӣ ва сармояи инсонӣ дахл дорад.

Ҳалли масъалаи татбиқи босуръати концепсияи рушди устувор ва ташаккули муносибатҳои бозорӣ, ки ба принципҳои концепсияи мазкур асос меёбад, ҳамчун афзоиши сармоягузори ба экологикунони истеҳсолот дар иқтисодиёти минтақа баромад мекунад. Аммо, мутаассифона, ин масъала ҳанӯз ҳалли худро наёфтааст, зеро сармоягузориҳои, ки дар доираи хоҷагии дилхоҳ татбиқ мешаванд, хусусияти соф соҳибкорӣ доранд. Дар паи ба даст овардани фоидаи ҳарчи бештар, сармоягузор ҳеҷ гоҳ дар бораи стандартҳои экологӣ фикр намекунад. Баръакс, дар аксари ҳолатҳо, сармоягузори ба мақсади паст кардани хароҷоти истеҳсоли стандартҳои пасти экологиро ҷустуҷӯ менамоянд. Иқтисодиёте, ки ба сармоягузориҳои хориҷӣ ниёз дорад, метавонад стандартҳои нисбатан пасти экологии истеҳсолотро муқаррар намояд.

Муаллиф қайд мекунад, ки дар шароити шаҳришавӣ (урбанизатсия), чи тавре, ки дар мавриди мо ҷой дорад, кам кардани ихроҷи партов ба муҳити зист ҳолӣ аз манфиат нест, аини замон сухан оид ба коркард ва нобуд кардани партовҳои зарарнок бо истифодаи технологияҳои махсус меравад. Аз тарафи дигар, шаҳришавӣ метавонад ба рушди муносибатҳои бозорӣ, ки ба принципҳои экологӣ асос меёбанд, таъсири самарабахш расонад, зеро тавассути он шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишини дорои экологияи тозаро ташкил кардан мумкин аст. Аз ин рӯ, муносибатҳои бозорӣ, ки ба принципҳои концепсияи рушди устувор асос ёфтаанд, мустақиман боиси ташаккул ва татбиқи сиёсати аграрии мутобиқ ба ин шароит мегарданд, ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон хеле зарурӣ арзёбӣ мегарданд.

2. Дар ҷанбаи минтақавӣ, методологияи арзёбии самаранокии сиёсати аграрӣ аз мавқеи муносибати миқдорӣ (арзёбии дастгирии истеҳсолкунандагон - PSE, истеъмолкунандагон - CSE, инфрасохтори аграрӣ - GSSE) таҳқиқ карда шудааст. Методикаи арзёбии сиёсати минтақавии аграрӣ дар асоси як қатор нишондиҳандаҳои нисбӣ асоснок карда шудааст.

Арзёбии самаранокии сиёсати минтақавии аграрӣ асосан дар заминаи коэффитсиентҳо амалӣ мегардад, ки истифодаи онҳо аз соҳаҳои мушаххаси татбиқ вобаста аст. Ба нишондиҳандаҳои мазкур дараҷаи махсусгардонӣ, даромаднокиӣ, хусусиятҳои сикли истеҳсолот, сатҳи ҷойгиронии истеҳсолот дар минтақа, махсусгардонии технологияи истеҳсолоти аграрӣ ва қимати нишондиҳандаҳои интегралӣ махсусгардониро дар истеҳсолоти аграрӣ ворид сохтан зарур аст.

Тавре дар рисола қайд карда мешавад, ба ғайр аз ин нишондиҳандаҳо, инчунин ба таҷрибаи байналхалқии муайян кардани самаранокии сиёсати аграрӣ тавачҷӯх зоҳир кардан зарур аст. Алҳол, дар амалияи хориҷӣ дараҷаи татбиқи сиёсати аграрии минтақавӣ бо роҳҳои гуногун арзёбӣ карда мешавад. Ҳангоми арзёбии самаранокии сиёсати аграрӣ, аксари муҳаққиқон ва олимони ба методикаҳои, ки ҳангоми арзёбии самаранокии дастгирии давлатии бахши аграрӣ истифода мешаванд, таъя мекунанд. Дар асоси нуктаи мазкур, дар доираи таҳқиқоти худ, мо низ ба методикаи арзёбии самаранокии дастгирии давлатии соҳаи аграрии иқтисодиёт таъя мекунем. Ҳамзамон, дар доираи арзёбии сиёсати аграрии минтақавӣ, мо методикаҳои хусусии аз ҷониби олимони хориҷӣ баҳри баҳодихии сиёсати минтақавии аграрӣ таҳияшударо истифода мекорем.

Ба ҳайси методикаи маъруфтари нишондиҳандаҳои аз ҷониби СҲИР таҳия гардида баромад мекунад. Ба нишондиҳандаҳо мазкур мансубанд: (ҷадвали 1).

Муаллиф қайд мекунад, ки нархҳои бозорӣ дар баҳши аграрӣ бо ёрии васоите, ки дар доираи сиёсати аграрии татбиқшаванда корбаст мегарданд, танзим карда мешаванд. Воситаҳои муҳимтарин татбиқи механизми хариди давлатӣ ва ҷудо кардани субсидия ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд. Аммо, амалияи танзими бозори аграрии вилояти Суғд нишон медиҳад, ки чунин воситаҳо дар минтақа истифода намешаванд. Ба ҷои ин, дар бисёр ҳолатҳо сиёсати стихиявӣ татбиқ карда мешавад, ки боиси хароб шудани механизми бозор мегардад. Дар натиҷа, ҳавасмандии истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ коҳиш меёбад, ки ин яке аз омилҳои манфии сиёсати муосири аграрии минтақа мебошад.

Ҷадвали 1. – Нишондиҳандаҳои тавсияшавандаи СҲИР ва СУС барои арзёбии самаранокии сиёсати минтақавии аграрӣ

Нишондиҳандаҳо	Формулаи ҳисоб	Аломатҳои шартӣ
PSE – нишондиҳандаи дастгирии истеҳсолкунанда	$PSE = (P_i^d - P_i^b) + (S_i - T_i)$	P_i^d – нархи дохилӣ ба маҳсулот i ; P_i^b – нархи маълумотӣ ба маҳсулот i ; S_i – субсидияҳои мустақим; T_i – андозҳои мустақим.
GSSE – нишондиҳандаи дастгирии инфрасохтори аграрӣ	$GSSE = SRD + SAS + SIS + SI + SMP + SPS + SM$	SRD – дастгирии давлатии таҳқиқот ва рушд; SAS – дастгирии давлатии ташкилаи аграрӣ; SIS – дастгирии давлатии хизматрасонии назоратӣ (инспексионӣ); SI – дастгирии давлатии инфрасохтор; SMP – дастгирии давлатии маркетинг ва фурӯши маҳсулот; SPS – нигоҳдории муассисаҳои давлатӣ; SM – маблағгузорӣ ба дигар хизматрасониҳои умумӣ; S_j – j -ум намуни субсидияҳои давлатӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ.
CSE – нишондиҳандаи дастгирии истеҳсолкунандагон	$CSE_i = (P_i^d - P_i^b) + S_i$	S_i – дотатсияҳои ғайримустақими бучетӣ ба истеъмолкунандагон дар натиҷаи сиёсати давлатӣ.
TSE – нишондиҳандаи умумии дастгирии соҳаи аграрӣ	$TSE = PSE + GSSE + S_i$	
Чораҳои агрегатсияшудаи дастгири (минбаъд – AMS)	$AMS = (P_d - P_b)Q - T$	P_d – нархи дохилии истеҳсолкунанда; P_b – нархи ҷаҳонӣ; Q – ҳаҷми маҳсулоти ба фурӯш рафта; S – субсидияҳои мутааллиқ ба «сабади зард»; T – андоз
EPR – меъёри самаранокии ҳимоя	$EPR = V_{Ab} - V_{Ad} / V_{Ad}$	V_{Ad} , V_{Ab} – арзиши ба нархи дохилӣ ва маълумоти маҳсулоти i иловашуда.

Сарчашма: URL: <https://www.oecd.org/>; <https://www.wto.org/>

Барои муайян намудани самаранокии сиёсати аграрии вилояти Суғд, мо дар доираи таҳқиқот бо истифода аз нишондиҳандаҳои дар боло оварда ҳисобу китоб гузаронидем. Натиҷаи онро дар ҷадвали 2 дидан мумкин аст.

Чадвали 2. –Нишондиҳандаҳо, ки сиёсати аграрии минтақавии вилояти Суғдро дар соли 2018 инъикос мекунад

Нишондиҳандаҳо	Қиматҳои воқеӣ	Қиматҳои меъёрӣ
ЭП	-	$\leq 0,5$
Кэф.	-	≤ 1
$d_{сн}$	0,48	$\leq 0,8$
$K_{по}$	0,0006	$\leq 0,01$
$K_{ст}$	0,3	$\leq 0,5$
$K_{ис}$	0,013	$\leq 0,02$
PSE	-540	≤ 0
GSSE	34760	-
CSE	-	-
AMS	-	-

Сарчашма: ҳисобу китоби муаллифӣ дар асоси методикаҳои арзёбии сиёсати аграрии минтақавӣ


Ҳисобу китобҳои марбут ба татбиқи сиёсати аграрии минтақавӣ дар вилояти Суғд ва умуман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида нишон медиҳанд, ки самаранокии он дар сатҳи пасттарин қарор дорад. Сабаби чунин вазъ пеш аз ҳама набудани дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва корхонаҳои коркард мебошад. Дар чунин шароит, зарурати такмили ҷорӣ намудани сиёсати аграрии минтақавӣ ба миён меояд, ки он бояд асосан ба таъмини гузариши соҳаи аграрӣ ба сатҳи сифатан беҳтари рушд дар доираи Стратегияи давлатии таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар вилояти Суғд тамаркуз дода шавад.

3. Дар бахши аграрии вилояти Суғд муаммоҳо муайян карда шудаанд ва дар асоси он омилҳои мавҷуда ва захираҳои рушд дар шароити иқтисодии саноатноу аграрӣ муқаррар гардидаанд.

Муаллиф чунин мешуморад, ки масъалаи саноатикунонии бахши аграрӣ моҳиятан барои давлате аз қабали Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи сода нест. Дар ин роҳ як қатор мушкилот мавҷуданд, ки онҳо бояд муфассалтар муҳокима карда шаванд (расми 1).

Заводҳо ва корхонаҳои дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ фаъолияткунанда, ки ба коркарди ашёи хоми кишоварзӣ пешбинӣ шуда буданд, бинобар фарсудашавии маънавӣ аз қор монданд. Таҷдиди онҳо ва таъсиси корхонаҳои нав дар солҳои 90-ум ғайриимкон буд ва ҳатто дар шароити кунунӣ низ вазифаи хеле мушкил аст. Бо шарофати тадбирҳои андешидаи Ҳукумат дар соҳаи ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ дар солҳои охир дар ин самт баъзе пешравиҳо ба назар мерасанд.

Сабаби паст будани фаъолнокии инвеститсионӣ дар дар бахши аграрӣ бо якчанд омил вобаста аст. Дар байни ин омилҳо бахши молиявии иқтисодӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Маълум аст, ки дар ҷумҳурӣ солҳои охир ҳам дар бозори бонкӣ, ҳам дар бозори суғурта ва ҳам дар бозори коғазҳои қиматнок камбудии ҷиддӣ ба мушоҳида мерасанд, ки садди роҳи гирдгардиши маблағҳои муваққатан озодаи субъектҳои хоҷагидорӣ ва аҳоли дар бозори сармоягузорӣ мегарданд. Ғайр аз ин, омилҳои дигар, ба монанди гаронии андоз, сатҳи баланди коррупсия, набудани низоми кафолати давлатӣ, сатҳи пастии идоракунии (менечменти) сармоягузорӣ, набудани кооперативҳои сармоягузорӣ ва ғайра мавҷуданд, ки бевосита ба паст шудани фаъолнокии инвеститсионӣ дар бахши аграрӣ оварда мерасонанд.




Расми 1. – Муаммоҳои бо ҳам алоқаманди баҳши аграрӣ дар шароити саноатикунӣ

Омили дигари ба рушди соҳаи аграрӣ таъсиррасон дараҷаи интенсификатсия мебошад. Тадқиқот дар ин самт нишон медиҳанд, ки дар самти таҷдиди соҳаи кишоварзии минтақа то кунун тадбирҳои қатъӣ андешида намешаванд ва, ба ҳар ҳол рушди интенсивии соҳаи мазкур сусти боқӣ мемонад.

Таҳлили сиёсати аграрии минтақавии муосир аз мавҷудияти парадигмаи вижаи байни сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва воқеияти вазъи кунунии иқтисодии вилояти Суғд дарак медиҳад, ки татбиқи самтҳои асосии сиёсати аграриро душвор месозад ва бори дигар зарурати такмили унсурҳои прагматикӣ онро собит мекунад.

Дар чунин шароит ҳангоми амалӣ намудани сиёсати минтақавии аграрӣ самтҳои асосии зеринро ҷудо намудан зарур аст (расми 2).



Расми 2. – Самтҳои асосии татбиқи сиёсати минтақавии аграрӣ

Нуктаҳои мазкур мавҷудияти робитаи мутақобиларо бо моҳият ва мундариҷаи сиёсати аграрии минтақавӣ дар шароити муосир пешбинӣ менамояд. Ба андешаи мо, дар шароити муосир сиёсати аграрии минтақавӣ бояд маҳз ҳамин унсурҳоро дар бар гирад, ки бо ташкил ва татбиқи он алоқаманданд.

Имрӯзҳо ҳавасмандгардонии ташаббуси инфиродии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) омили муҳими саноатикунии соҳаи аграрӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз ҳамин субъектҳо метавонанд минбаъд раванди афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва коркарди онро таъмин намоянд.

Умуман, дар рисола дар асоси ин омилҳо самтҳои тақмили институтсионалии сиёсати аграрии минтақавӣ муайян карда шудаанд, ки аз инҳо иборат мебошанд:

- татбиқи чораҳои самараноки иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароит барои рушди соҳибкорӣ дар бахши аграрии иқтисодиёт;
- ташкили низоми хариди давлатӣ бо ҷудо кардани маблағҳои зарурӣ аз бучети маҳаллӣ, инчунин бо роҳи ташкили фонди махсуси захиравӣ;
- ташаққул додани муассисаҳои махсуси молиявӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои сармоягузорӣ;
- фароҳам овардани шароит барои татбиқи раванди самараноки такрористеҳсол дар бахши аграрии иқтисодиёт.

4. Вазъи кунунии татбиқи сиёсати аграрӣ арзёбӣ гардида, механизмҳои ташкилию иқтисодии идоракунии бахши аграрии минтақа дар шароити муосир асоснок карда шудаанд.

Муаллиф дар асоси таҳлили вазъи кунунии бахши кишоварзии вилояти Суғд ба хулосае омадааст, ки ба иқтидори иқтисодии бахши кишоварзии минтақа аз бисёр ҷиҳат ислоҳоти дар он гузаронидашуда таъсир расонидаанд. Дуруст аст, ки самти асосии сиёсати минтақавии аграриро дар ин шароит

ислоҳоти замин ташкил кард, вале натиҷаҳои он то ҳол дар рушди иқтимоию иқтисодии кишоварзии минтақа самараи матлубро таъмин карда наметавонанд.

Дар натиҷаи гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар вилояти Суғд, иқтисодиёти бисёрсоҳавии аграрӣ ташаккул ёфтааст. Дар давраи солҳои 1991-2019 шумораи корхонаҳои кишоварзӣ 353 маротиба афзуда, соли 2019 шумораи онҳо нисбат ба соли 2000 42,4 маротиба зиёд шудааст. Танҳо дар чор соли охир шумораи корхонаҳои кишоварзӣ 21,2% афзудааст ва ин ҳама натиҷаи иқтисоди бисёрсоҳавии аграрӣ мебошад (ҷадвали 2).

Ҷадвали 3. – Сохтори корхонаҳои кишоварзии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2019

Нишондиҳандаҳо	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	Тағйирот дар 2019 нисбат ба (бо маротиба)		
											1991	2000	2015
Шумораи корхона ва ташкилоти кишоварзӣ аз ҷумла:	189	215	1573	4312	10466	55042	59653	63475	66180	66734	353	42,4	1,2
Колхозҳо	96	127	183	10	2	1	1	1	-	-	-	-	-
Совхозҳо	93	86	124	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Корхонаҳои давлатии кишоварзӣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корхонаҳои байниҳочагии кишоварзӣ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ҳочагиҳои деҳқонӣ	-	-	1266	3937	8885	54166	58964	61591	64615	65174	-	51,4	1,2
Дигар корхонаҳои кишоварзӣ	-	-	-	358	1577	875	688	1883	1565	1560	-	-	1,8

Сарчашма: Маҷмӯаи омили солонаи вилояти Суғд, 2016. Тоҷикистон: 25 соли истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. С. 326. Маҷмӯаи омили солонаи вилояти Суғд, 2020. Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. С. 180. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи омили, 2020. Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – С. 324, 325, 326, 327, 328.

Додаҳои ҷадвали 3 нишон медиҳанд, ки ба ҷои колхозҳо ва совхозҳои аз Иттиҳоди Шӯравӣ меросмонда, асосан ҳочагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар шаклҳои инфиродӣ ва дастаҷамъӣ (коллективӣ) ташкил шуданд. Шумораи ҳочагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар соли 2019 ба 66 734 адад расид, ки нисбат ба колхозҳо ва совхозҳо 280 маротиба зиёдтар аст. Аз соли 2015 сар карда шаклҳои дигари корхонаҳои кишоварзӣ - ассотсиатсияҳо ва сохторҳои кооперативӣ арзи ҳастӣ намуданд. Имрӯз шумораи онҳо дар ҷумҳурӣ 1 560 ададро ташкил мекунанд.

Пастшавии самаранокӣ ва интенсификацияи истеҳсолоти кишоварзӣ ба нишондиҳандаҳои рушди соҳаи аграрии иқтисодиёти вилояти Суғд таъсир расонд. Дар давраи солҳои 1991-2019 афзоиши ҷамъоварии умумии маҳсулоти кишоварзӣ бо ифодаи пулӣ ба назар мерасад, аммо ин афзоиш мунтазам нест. Дар давраи то соли 2015 афзоиши доимии шумораи одамоне, ки дар соҳаи

кишоварзӣ кор мекарданд, ба назар мерасид. Аз соли 2016 то имрӯз шумораи одамони машғули меҳнат дар ин соҳа тамоюли камшавӣ дорад. Сабаби ин ҳодиса ба нафақа баромадани кормандони калонсоли соҳаи кишоварзӣ мебошад, зеро дар ин соҳа асосан насли калонсоли қобили меҳнат кор мекард. Тибқи пурсишҳои баъзе ташкилотҳои ғайриҳукумати байналмилалӣ, насли ҷавон афзалиятро бештар ба иштиғол дар соҳаи савдо ва хизматрасонӣ медиҳад ё ба муҳожирати меҳнатӣ меравад. Сабаби ин ба ҳама маълум аст: музди ками кор ва сатҳи нисбатан пасти агробизнес дар шароити муосир (ҷадвали 4).

Ҷадвали 4. – Нишондиҳандаҳои асосии рушди бахши аграрӣ дар вилояти Суғд

Нишондиҳандаҳо	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	Тағйирот дар 2019 нисбат ба (бо %)			
											1991	2000	2015	
Маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, млн смн.	2761,0	1574,4	2725,4	3661,2	4546,8	6219,1	6743,3	7106,6	7443,7	8019,7	290	290	128,9	
Маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар сари аҳоли, смн.	1649,6	892,7	1433	1787,7	2022,9	2706,2	2864,6	2976,4	3018,1	2990,9	181,3	210	110,5	
Одамони машғули меҳнат, ҳамагӣ, ҳазор нафар	461,5	477,6	434,0	729,5	771,1	798,7	802,0	797,5	807,7	820,1	177,7	188,9	102,7	
аз он ҷумла дар кишоварзӣ, ҳазор нафар	158,1	212,4	226,9	234,9	228,6	216,2	215,7	217,0	219,6	229,5	145,1	101,1	106,1	
Индекси ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ	95,6	86,9	112,6	101,6	106,8	103,3	109,1	105,8	103,3	108,1	113,1	96,0	104,6	
Сатҳи интенсификасияи соҳаи аграрӣ	7,7	8,7	7,7	6,7	5,1	3,5	3,2	3,1	2,9	2,8	36,6	36,6	80	
Моҳонаи миёна дар соҳаи кишоварзӣ, сомонӣ	296,5 ⁴	0,92	8,35	42,59	112,18	242,17	274,94	531,85	544,43	584,26	-	69,9	маротиба	240

Сарчашма: Маҷмӯаи омили солонаи вилояти Суғд, 2016. Тоҷикистон: 25 соли Истиклолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. С. 118, 122, 174. Маҷмӯаи омили солонаи вилояти Суғд, 2020. Сарраёсати Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. С. 8, 10, 19, 71, 73, 99.

Тибқи додаҳои ҷадвали 4 дар соли 2019 музди кори соҳаи кишоварзии минтақа ба ҳисоби миёна 584,26 сомони ро ташкил додааст. Тибқи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, ин маблағ тақрибан 60 долларро ташкил мекунад ва аз рӯи баъзе манбаъҳои ғайрирасмӣ аз арзиши сабади истеъмоли камтар аст. Ҳолати мазкур албатта, сабаби коҳиши минбаъдаи теъдоди аҳолии машғули кор дар соҳаи аграрии иқтисодиёти миллии мегардад.

Муаллиф муқарраран қайд мекунад, ки мақсади сиёсати минтақавии аграрӣ баланд бардоштани самаранокии муносибатҳои иқтисодӣ ва хоҷагидорӣ

⁴ Бо рубл

дар соҳаи аграрӣ мебошад. Барои татбиқи чунин сиёсати аграрӣ, муаллиф таҳия ва татбиқи барномаи минтақавиро асоснок кард, ки ба амалигардони сиёсати самараноки аграрӣ дар минтақа мусоидат менамояд. Ба ақидаи ӯ, сохтори сиёсати аграрии минтақавӣ дар марҳилаҳои минбаъдаи рушд бояд як қатор самтҳои асосии зеринро дар бар гирад: фароҳам овардани шароит барои ҷойгирони мувофиқи қувваҳои истеҳсолкунанда дар бахши кишоварзӣ дар қаринаи рушди парадигмаҳои нави иқтисодии минтақавӣ, ҳавасмандгардони ташаккулёбии сохторҳои корпоративӣ дар бахши аграрӣ, таъмини самара аз амалкарди низомманди агентҳои иқтисодӣ дар доираи ҷойгирони ҷуғрофӣ, фароҳам овардани шароит барои рушди муносибатҳои самараноки байниминтақавӣ ва ғ.

Бояд қайд намуд, ки барномаи баланд бардоштани самараноки сиёсати минтақавии аграрӣ марҳила ба марҳила татбиқ мешавад ва дар ҳар марҳила вазифаҳои мушаххас муайян карда мешаванд. Муҳим аст, ки вазифаҳои мазкур ҳалли худро ёбанд, вагарна татбиқи барнома самараро заруриро таъмин карда наметавонад.

Марҳилаи якум (2020-2022). Дар ин марҳила барои татбиқи сиёсати мувофиқ дар шароити иқтисодии саноатӣ аграрӣ заминаҳо ба вуҷуд овардан лозим аст. Бояд қайд намуд, ки заминаҳои татбиқи сиёсати аграрии минтақавии самаранок бояд ҳамаи самтҳои муҳимми фаъолияти хоҷагидориро дар рушди сиёсати саноатӣ аграрӣ дар бар гиранд. Дар ин марҳила вазифаҳои зерин бояд ҳалли худро ёбанд:

- барои ҳамкориҳои нисбатан самарабахши субъектони хоҷагидор дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниҳойӣ, пойгоҳи меъёрии ҳуқуқии мувофиқ ба вуҷуд овардан зарур аст;
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сохторҳои корпоративӣ» қабул карда шавад;
- аз байн бурдани монеаҳо дар ташаккулёбии занҷираи истеҳсолот – коркард – фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ;
- фароҳам овардани муҳити мусоиди институтсионалӣ барои ташкили ҳамкориҳои самараноки субъектони хоҷагидор;
- андешидани чораҳо оид ба ташкили шабакаҳои фурӯши маҳсулот ва ташаккули истеҳсолоти ба содирот нигаронида.

Марҳилаи дуюм (2022-2025). Дар ин марҳила бояд тарҳҳои асосии рушди соҳаи аграрӣ дар доираи ташаккули амсилаи саноатӣ аграрии иқтисодӣ муайян карда шаванд. Ба андешаи мо, унсурҳои асосии барномаи татбиқи сиёсати аграрӣ инҳо мебошанд:

- ҳамоҳангсозии васоити танзими давлатии соҳаи аграрӣ бо назардошти принципҳои СУС, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2013 узви он мебошад;
- таҳияи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба интегратсияи бозори аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бозори ягонаи аграрӣ дар доираи иттиҳодияи интегратсионии ИИАО (ЕАЭС), ки ҷумҳурӣ бо суръат ба самти он ҳаракат мекунад;
- фароҳам овардани шароит барои ҷалби сармоягузорӣ ба истеҳсолоти аграрӣ бо назардошти афзалиятҳои бахши аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ташкили истеҳсолоти аграрии аз лиҳози экологӣ тоза ва фурӯши маҳсулоти он на танҳо дар бозорҳои дохилӣ, балки дар бозорҳои кишварҳои хориҷе, ки талаботи баланди пардохтпазир ба ин маҳсулот доранд.

Марҳилаи сеюм (2025-2030). Дар ин марҳила сатҳи кофии инфрасохтор барои рушди истеҳсолоти агросаноатӣ дар минтақа ташаккул меёбад. Вазифаи асосӣ дар ин самт таъмини ягонагии ташкилии фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ дар ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои рушди устувори иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа мебошад.

Ҳамин тариқ, муайян кардани омилҳои асосии рушди соҳаи аграрии вилояти Суғд ва фароҳам овардани шароити воқеӣ барои ташаккули онҳо асоси пайдоиши низоми бисёрсатҳаи иерархӣ ниҳодҳои ба ҳам алоқаманд мебошад, ки ба фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ таъсири устуворсозанда мерасонад.

5. Механизми кластеркунонии ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ дар вилояти Суғд таҳия ва самтҳои рушди соҳаи аграрии минтақа дар шароити муосир муайян карда шудааст.


Дар самти ташкили кооперативи инвеститсионӣ зарурати тағйир додани сиёсати инвеститсионӣ дар минтақа ба миён меояд, аммо бояд ба назар гирифт, ки дар сиёсати инвеститсионӣ тактикаи менечменти инвеститсионӣ – мулоҳизакорӣ ва пайдарпай зарур мебошад, ки моҳияти он зуд ба даст овардани самараи баландтарини хоҷагидорӣ аст.

Бо назардошти вазъи мавҷуда, дар шароити муосир дар амалигардонии ин ё он тадбирҳо бонавбатӣ низ ногузир аст. Аммо вақте ки вазифаҳо муайян мегарданд, ҳалли онҳо бояд мукамал, маҷмӯӣ, босуръат ва самаранок бошанд. Маблағгузори асосӣ набояд аз рӯи принсипи «барои бародарон ва хоҳарон» ғайримақсаднок истифода бурда шавад. Дар марҳилаи нав, яъне дар рафти татбиқи стратегияи саноатикунӣ босуръат бояд тамаркузи сармоягузориҳои асосӣ амалӣ гардад. Сухан дар бораи истифодаи самарабахши қувваҳои истеҳсолкунанда аз рӯи принсипи тақсимои минтақавӣ меҳнат меравад.

Яке аз омилҳои муҳимми саноатикунӣ бомуваффақияти баҳши аграрӣ, кластеркунонии ин баҳши иқтисодӣ милли ба ҳисоб меравад. Аммо дар роҳи кластеркунонӣ масъалаи рушди муносибатҳои кооператсионӣ соҳаи кишоварзӣ ба миён меояд.

Механизми кластеркунонӣ дар адабиёти илмӣ ватанӣ ба таври васеъ асоснок карда шудааст. Олими тоҷик Каримов Р.А. амсилаи кластери баҳши аграриро асоснок кардааст, ки аз бисёр ҷиҳат ба самаранокии ташкили истеҳсолоти агросаноатии минтақа таъсир мерасонад. Дар асоси пешниҳоди Каримов Р.А. мо механизми зерини ташкили кластери аграриро пешниҳод мекунем, ки рушди саноатиро таъмин менамояд (расми 3).

Иштирокдори бевоситаи кластери баҳши аграрӣ давлат мебошад. Дар ин раванд давлат нақши духеларо мебозад. Аввалан, ӯ ҳамчун кафил баромад намуда, асосҳои институтсионалии рушди кластерро таъмин менамояд. Дуюм, мақомоти ҳақимияти минтақавӣ дар симои соҳибкори мустақил дар ҷараёни кластеркунонӣ бо мақсади таъмини устуворӣ ва суботи рушди муттаҳидшавии кластерӣ иштирок менамояд. Баробари ин давлат имконияти танзими бозори дохилро пайдо мекунад ва ҳамзамон сиёсати хариди давлатиро амалӣ менамояд.



Расми 3. – Механизми кластерии истеҳсолоти агросаноатӣ

Субъектони асосии соҳаи аграрӣ – хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар ҷараёни кластеркунӣ татбиқи кооператсияи амуди ро таъмин менамоянд, зеро чунин шакли кооператсия бо иштироки ин субъектони иқтисодӣ ташаккул меёбад. Дар шароити муносири иқтисодӣ вилоти Суғд ташкили корхонаҳои коркард вази фаи мураккаб ба ҳисоб меравад, зеро барои ин кор мақомоти давлатии ҳокимияти маҳаллӣ имкониятҳои молиявӣ надоранд. Бинобар ин хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар ҷараёни кооператсияи амудӣ қарор гирифта, ташаббускори ташкили чунин корхонаҳо мегарданд. Маҳз тавассути он дар бахши аграрии иқтисодӣ ҷараёни интеграцияи уфуқӣ оғоз мегардад, ки ба он на танҳо корхонаҳои коркард, балки субъектони соҳаи савдо, фурӯш ва логистика низ дохил карда мешаванд.

6. Афзалиятҳо дар рушди соҳаи аграрии минтақа тавассути оптимизатсияи ҷойгиронии корхонаҳои коркард дар ноҳияҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ошкор карда шудаанд, ҷиҳати такмили сиёсати минтақавии аграрӣ дар ояндаи наздик тавсияҳо пешниҳод гардидаанд.

Дар давоми 29 соли истиқлолияти давлатӣ дар сиёсати иқтисодии минтақавӣ як қатор дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал бароварда шуданд, ки имрӯз натиҷаҳои мусбат медиҳанд. Дар баробари муваффақиятҳои бадастомада, барои рушди бахши аграрии минтақа боз як қатор иқдомҳои дигар бояд ба субот расонида шаванд. Ба назари мо иқдомҳои зерин аз он ҷумлаанд:

- таъмини рушди робитаҳои кооперативӣ дар бахши аграрии минтақа тавассути ташкили ниҳодҳои кооперативии дусатҳа. Дар сатҳи якуми кооператсия, мақомоти ҳокимияти минтақавӣ бояд ҳамчун субъекти асосӣ

баромад кунанд ва субъектҳои дигар, ки дар сатҳи дуҷуми кооператсия мавқеи худро ишғол мекунанд, бояд самараи синергетикиро дар фазои иқтисодии минтақавӣ таъмин кунанд;

- равандҳои сармоягузори дар бахши аграрӣ бояд фаъол карда шаванд. Инро, аз як тараф, тавассути ташаккули пурраи бозори қоғазҳои қиматнок ва аз тарафи дигар, тавассути баланд бардоштани сатҳи тафаккури иқтисодии аҳолии деҳот ба даст овардан мумкин аст;

- барои коҳиш додани таъсири омилҳои манфӣ ба рушди соҳаи аграрии минтақа чораҳои қатъӣ андешидан зарур аст. Ин омилҳо аз ҷиҳати пайдоиш метавонанд ҳам эндогенӣ (номутавозунӣ дар бозори дохилӣ, сатҳи баланди коррупсия) ва ҳам экзогенӣ (оқибатҳои манфии рақобат дар бозорҳои берунаи аграрӣ, чандирии баланди бозори ҷаҳонии ашёи хом ва мавод, тамоюлҳои манфии ҷаҳонишавӣ) бошанд.

Ба ақидаи муаллиф ҷорӣ намудани стратегияи саноатикунони босуръат бояд дар доираи барномаи мушаххас сурат гирад, ки дар он самтҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи соҳаи аграрӣ дар роҳи ташаккули амсилаи саноатӣ аграрии иқтисодӣ ба назар гирифта шавад. Ин самтҳо шартан дар расми зер тасвир карда мешаванд (расми 4).



Расми 4. – Раванди гузариш ба иқтисодиёти саноатӣ аграрӣ

Масъалаҳои ташкилӣ дар бахши аграрии муосир таҷдиди назарро тақозо мекунанд, зеро солҳои охир дар ҷумҳурӣ паст шудани сатҳи интенсификацияи соҳаи кишоварзӣ мушоҳида мешавад. Ҳарчанд ташаккули хоҷагиҳои деҳқонӣ

(фермерӣ) ба ҳайси субъектҳои асосии истеҳсолоти кишоварзӣ ба принципҳои иқтисодии бозорӣ муҳолифат надоранд, аммо он на ҳамеша принципҳои ташкили истеҳсолотро дар баҳши аграрӣ ба назар мегирад. Низоми имрӯзаи баҳисобгирӣ дар доираи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) моҳияти худро гум мекунад, яъне баҳисобгирӣ ба тарзи матлуб ташкил карда намешавад, ки ин боиси ихтилофи иттилоот дар бораи ҳаҷми андозаи маҳсулоти кишоварзӣ мегардад. Ташкили кооператсияи амудӣ дар кишоварзӣ метавонад ҳалли ин масъала гардад.

Муаллиф таъкид мекунад, ки муаммоҳои ҷойдошта бояд дар миқёси минтақа ҳалли худро ёбанд, ки ин тадриҷан боиси таҳияи стратегияи муайян дар сатҳи умумидавлатӣ мегардад.

Дар чунин шароит сиёсати аграрии минтақавӣ бояд бо назардошти ҳалли масъалаҳои мазкур амалӣ гардонида шавад. Дар асоси ин мулоҳиза, дар доираи таҳқиқот самтҳои зерини асосии тақмили сиёсати аграрии минтақавӣ муайян карда шудаанд:

- тақмил додани самти ташкилӣ, ки дар он пеш аз ҳама бояд ба ташкили идоракунии соҳаи аграрии минтақаҳо бо назардошти махсусиятҳои онҳо диққат дода шавад. Инчунин, дар самти ташкили сиёсати аграрии минтақавӣ бояд риояи принципҳои муносибатҳои бозорӣ, ҳавасмандгардонии раванди коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини ҳамкориҳои мувофиқи байни субъектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ, коркард ва фурӯши он ба назар гирифта шавад. Ҳалли ин вазифаҳо аз бисёр ҷиҳат сатҳи саноатикунонии минтақа, истифодаи самараноки захираҳои иқтисодиро баланд мебардорад, инчунин боиси афзоиши самаранокии раванди тақрирестеҳсол мегардад;

- тақмил дар самти институтсионалӣ (ниҳодӣ). Дар ин ҷо, пеш аз ҳама, бояд вазъи ниҳодҳои иқтисодӣ ва бозорӣ баррасӣ гардад. Тавассути ташаккули чунин ниҳодҳои бозорӣ, аз қабилҳои кооператсия, кластерҳо, биржаҳои савдо ва музоядаҳо дар баҳши аграрии минтақа ба натиҷаҳои беҳтарин ноил гардидан мумкин аст. Инчунин, аз нигоҳи институтсионалӣ пойгоҳи меъёрии ҳуқуқӣ дар самти таъбиқи саноатикунонии босуръат ва тақмили муносибатҳои бозорӣ дар баҳши аграрии иқтисодӣ бознигарӣ кардан зарур аст;

- тақмили фаъолияти инвеститсионӣ дар баҳши аграрии минтақа. Дар ин самт бояд кластеркунонии соҳаи аграрии минтақа тақвият дода шавад, ки ин ба тақвияти фаъолнокии инвеститсионӣ мусоидат мекунад. Механизми кластери ташкили истеҳсолоти аграрӣ метавонад истифодаи самараноки маблағҳои озоди иштирокдорони иттиҳодияи кластери таъмин намояд, ки дар натиҷа фаъолнокии инвеститсионӣ тақвият меёбад;

- тақмил дар самти ҷорӣ намудани концепсияи рушди устувор дар соҳаи аграрии минтақа. Дар ин самт, дар доираи таҳқиқоти мо ташкил намудани истеҳсолоти аграрии экологӣ дар сатҳи минтақа пешниҳод карда мешавад. Онро тавассути ҷорӣ намудани принципҳои кишоварзии органикӣ дар субминтақаҳои алоҳидаи вилояти Суғд ташкил кардан мумкин аст.

IV. ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО

Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда хулосаҳо ва пешниҳодҳои зерин ироа гардидаанд:

1. Шарҳи илмии категорияи «сиёсати аграрии минтақа», ки дар доираи рисола пешниҳод гардидааст, нишон медиҳад, ки дар сатҳи минтақа сиёсати аграрӣ низоми ташкилию иқтисодӣ ва технологии амалӣ намудани тадбирҳоро аз ҷониби мақомоти худудӣ-маъмурии ҳокимияти давлатӣ бо истифодаи на танҳо воситаҳои мустақим, балки воситаҳои ғайримустақим дар бар мегирад. Воситаҳои мазкур ба танзими маҷмӯаи агросаноатӣ равона карда шудаанд, ки ҳадафи асосии онҳо баланд бардоштани самаранокии амалкарди бахши аграрии иқтисодиёти минтақа ба ҳисоб меравад. Чунин муносибат ба шарҳу тавзеҳ бо далоили зерин асоснок карда мешавад: якум, моҳияти низоми технологӣ дар он зоҳир мегардад, ки муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи аграрии минтақа алҳол пурра ташаккул наёфтаанд. Бинобар ин, дар баъзе ҳолатҳо масъалаҳои ташкилӣ ба мадди аввал мебароянд. Набудани унсурҳо ва ниҳодҳои бозор дар минтақа (бозори замин вучуд надорад, таҳрифи (деформатсия) бозори аграрӣ ба назар мерасад, биржаҳои молӣ вучуд надоранд, муносибатҳои рентавӣ мавҷуд нестанд) далели қотеи мулоҳизаи мазкур аст. Дар ин шароит низоми технологии тадбирҳо такмили ташкилии механизми татбиқи сиёсати аграрии минтақаро пешбинӣ мекунад. Дуюм, истифодаи васоити ғайримустақим дар шароити муосир аҳамияти калон дорад, зеро дар назди минтақа вазифаи ҷорӣ намудани саноатикунони босуръат гузошта шудааст. Ба сифати воситаи ғайримустақими сиёсати аграрии минтақавӣ ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ зухур менамояд. [3-М]

2. Омӯзиши концепсияҳои назариявӣ нишон медиҳад, ки татбиқи сиёсати аграрӣ дар шароити муосир дар сатҳи минтақа ба якчанд чараёнҳои концептуалӣ асос меёбад, ки байни онҳо назарияи ҷойгиронии худудии қувваҳои истеҳсолкунанда ҷои муҳимро ишғол мекунад. Таҳлили назариявии принципҳои ин назарияҳо нишон дод, ки муносибатҳои, ки дар бахши аграрии минтақа ба вучуд меоянд, муносибатҳои соф бозорӣ намебошанд. Дар ин шароит, сиёсати аграрии минтақавӣ бояд ба рушди устувор ва рақобатпазири истеҳсолоти агросаноатӣ равона карда шавад, ки ба таъмини амнияти озуқаворӣ, ба ҳам наздик шудани сифати зиндагӣ ва инфрасохтори иҷтимоии аҳолии деҳот ва шаҳр мусоидат мекунад. Чун оқибат ин мақсадро дар шароити амалкарди самаранокии бахши аграрии минтақа ба даст овардан мумкин аст. [6-М]

3. Тадқиқоти дар самти арзёбии самаранокии сиёсати аграрӣ дар сатҳи минтақавӣ ва умумидавлатӣ гузаронида шуда нишон медиҳад, ки имрӯз дар амалияи ҷаҳонӣ усулҳои муайяни ҳалли ин масъала ташаккул ёфтаанд. Барои ҳосил кардани тасаввуроти нисбатан пурра дар бораи самаранокии татбиқи сиёсати аграрии минтақавӣ, дар рисола як қатор нишондиҳандаҳои дигар, ки бо ин нишондиҳандаҳо робита доранд, ҳисобу китоб карда шудаанд. Ҳисобҳо дар бобати амалигардонии сиёсати аграрии минтақавии вилояти Суғд ва умуман Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳанд, ки самаранокии он дар сатҳи пасттарин қарор дорад. Сабаби чунин вазъи пеш аз ҳама дар набудани дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва корхонаҳои коркард ниҳон аст. Дар чунин шароит, зарурати такмили сиёсати аграрии минтақавӣ ба миён меояд, ки он бояд асосан ба таъмини гузариши соҳаи аграрӣ ба сатҳи нисбатан хушсифати рушд дар доираи стратегияи давлатии таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар вилояти Суғд тамаркуз ёбад. [5-М]

4. Таҳлил нишон медиҳад, ки дар натиҷаи ислоҳоти амиқи иқтисодӣ дар баҳши аграрии вилояти Суғд иқтисодиёти бисёрсохт ташаккул ёфтааст, бинобар ин, сиёсати аграрии минтақавӣ ба мақсади фароҳам овардани шароити бештар мусоиди бозор дар баҳши аграрӣ ба дастгирии ин амсилаи иқтисодӣ равона карда шудааст. Аммо бояд қайд кард, ки ба амалӣ намудани ислоҳоти бозорӣ ва ба самаранокии фаъолияти баҳши аграрии минтақа диққати кам дода шуда буд, ки ин боиси ба миён омадани як қатор монеаҳо дар рушди минбаъдаи соҳа гардид, ки ҳанӯз ҳам ҳалли худро наёфтааст. [4-М, 2-М]

Таҳлили вазъи кунунии баҳши аграрии минтақа нишон медиҳад, ки субъектҳои хоҷагидорӣ ҳанӯз ба муносибатҳои кооператсионӣ омода нестанд. Пурсише, ки мо дар байни соҳибони хоҷагиҳои хурди инфиродии деҳқонӣ (фермерӣ) гузаронидем, нишон дод, ки онҳо намехоҳанд дар кооператсия ширкат варзанд. Дар насли муосир ақидае ташаккул ёфтааст, ки мисли замони иқтисодиёти тоталитарӣ идоракунии муттамаркизи қатъӣ ба миён меояд. Бинобар ин, дар оянда рушди кооператсия дар соҳаи аграрӣ аз таълиму оморасозии кормандони соҳаи кишоварзӣ вобаста мебошад, ки ин кор ба ӯҳдаи маркази махсуси рушди кооператсияи соҳаи аграрӣ вогузор мегардад. Зимнан хулоса карда шудааст, ки рушди минбаъдаи соҳаи аграрии минтақа аз бисёр чихат аз ташаббуси субъектҳои асосии истеҳсолоти аграрӣ - хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) вобаста аст, зеро танҳо тавассути онҳо дар баҳши аграрии минтақа шаклҳои кооператсионӣ, корпоративӣ ва кластериҳои ҳамкорӣ ташаккул меёбанд. [10-М,11-М]

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо:

5. Дар бобати суръатафзоии раванди саноатикунонии иқтисодиёти миллии дар маҷмааи агросаноатии минтақа амалӣ гардонидани тадбирҳои кулӣ пешниҳод карда мешавад, ки дар байни онҳо сиёсати кластеркунонӣ мавқеи махсусро ишғол мекунад. Маҳз тавассути механизми кластеркунонӣ ҳамкориҳои оптималии субъектҳо дар сатҳи минтақа сурат мегирад ва зимнан ҳамгироӣ ва тамаркузи баланди соҳаи кишоварзӣ ва саноатро таъмин менамояд. Кооператсияи дусатҳа ташаккул меёбад, ки шартҳои муҳимтарини баланд бардоштани самаранокии фаъолияти баҳши аграрӣ – мақсади асосии сиёсати аграрии минтақавӣ мебошад. [5-М]

6. Раванди гузариш ба амсилаи саноатию аграрии иқтисодиёт дар ташкил ва идоракунии соҳаи аграрӣ муносибати навро тақозо мекунад. Дар назар доштан лозим аст, ки дар ин раванд, дар навбати аввал, зарурати такмили ниҳодӣ ба миён меояд, ки тавассути ҳалли вазифаҳои зерин ба даст оварда мешавад:

- татбиқи чораҳои самаранокии иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароити барои рушди соҳибкорӣ дар баҳши аграрии иқтисодиёт; [5-М]

- ташкили низоми хариди давлатӣ бо ҷудо намудани маблағҳои зарурӣ аз буҷети минтақа, инчунин бо роҳи ташкил намудани фонди махсуси захиравӣ; [7-М]

- ташкили ниҳодҳои махсуси молиявӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои сармоягузорӣ; [8-М]

- фароҳам овардани шароити барои татбиқи чараҳои самаранокии тақрирестеҳсол дар баҳши аграрии иқтисодӣ. [9-М]

7. Дар рисола самтҳои муҳимми такмили сиёсати аграрии минтақавӣ дар шароити гузариш ба амсилаи иқтисодии саноатию аграрӣ муайян карда шудаанд, ки аз инҳо иборат мебошад: [5-М, 6-М, 9-М, 13-М]

- такмили дастгирии давлатии кишоварзӣ тавассути интенсификатсияи соҳа ба ҳайси воситаи асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти аграрӣ дар минтақа;

- таҳия ва татбиқи чораҳо оид ба гузариши тадриҷии кишоварзии минтақа ба рушди органикӣ, зеро дар шароити муосир ҳангоми таъмини амнияти озуқаворӣ истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба мадди аввал мебарояд;

- бо мақсади дастгирии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзии ватанӣ бояд протекционизми аграрӣ истифода бурда шавад, зеро дар замони муосир истеҳсолкунандагони ватанӣ дар рақобат бо истеҳсолкунандагони хориҷӣ мавқеи худро аз даст медиҳанд;

- зарурати ташаккули амсилаи аграрии ба саноатикунонӣ нигаронида ба миён меояд, ки пурзӯршавии фаъолияти инвеститсиониро дар соҳаи аграрӣ, рушди сохтори корпоративӣ ва кластеркунонии истеҳсолоти аграриро дар минтақа пешбинӣ мекунад.

АННОТАЦИЯ

к диссертации Темирова Комронбека Очилдиевича на тему «Региональные аспекты реализации аграрной политики в период формирования индустриально-аграрной экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

Ключевые слова: региональная аграрная политика, территориальное размещение производительных сил, индустриально-аграрная экономика, эффективность аграрного производства, кластеризация, устойчивое развитие, аграрный рынок, «зелёная» экономика, конкурентоспособность

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях во всемирном масштабе вопросы обеспечения продовольственной безопасности становятся важнейшей задачей каждого государства, так как сложившаяся ситуация и новейшие факторы, возникшие перед субъектами государственного управления, ставят задачу по кардинальному решению проблемы производства продовольственной продукции. Исходя из этого аграрная политика региона также должна ориентироваться на решение подобных задач.

Аграрная политика в региональном разрезе должна основываться на эффективном размещении производительных сил. От этого зависит решение важнейшей задачи государства, о которой уже упоминалось. Кроме того, аграрная политика региона должна способствовать сбалансированности интересов государства и других агентов экономической деятельности. В методическом плане вопросы, касающиеся организации подобной аграрной политики, остаются неразработанными. Именно это определяет актуальность избранной нами темы исследования.

Цель диссертационного исследования. Цель диссертационной работы заключается в обосновании региональных особенностей реализации аграрной политики в условиях перехода к индустриально-аграрной модели национальной экономики.

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии научных основ разработки аграрной политики в экономике регионов в контексте создания индустриально-аграрной модели хозяйствования. В диссертации рассматриваются вопросы совершенствования региональной аграрной политики в условиях внедрения стратегии ускоренной индустриализации в национальной экономике Республики Таджикистан. Для обоснования идеи об адекватности региональной аграрной политики сегодняшним реалиям, автор диссертации систематизировал теоретические аспекты региональной аграрной политики, на основе которых выдвинута её авторская трактовка; изучены различные методики оценки эффективности аграрной политики и на их базе обоснована необходимость оценки ряда относительных показателей в региональной социально-экономической системе; выявлены проблемы в аграрном секторе Согдийской области, сдерживающие формирование индустриально-аграрной формы развития; обосновано, что в аграрном секторе Согдийской области дехканские (фермерские) хозяйства выступают «точкой опоры»; предложен механизм кластеризации в отечественном региональном аграрном секторе; определены приоритеты в развитии аграрного сектора региона и в оптимизации размещения перерабатывающих предприятий в зонах сельскохозяйственного производства.

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Темиров Комронбек Очилдиевич дар мавзӯи «Чанбаҳои минтақавии татбиқи сиёсати аграрӣ дар давраи ташаккули иқтисодиёти саноатию аграрӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа) пешниҳод шудааст

Вожаҳои калидӣ: сиёсати минтақавии аграрӣ, ҷойгиронии ҳудудӣ, қувваҳои истеҳсолкунанда, иқтисодиёти саноатӣ-аграрӣ, самаранокии истеҳсолоти аграрӣ, кластеркунонӣ, рушди устувор, бозори аграрӣ, иқтисодиёти «сабз», рақобатпазирӣ

Мубрамияти мавзӯи татқиқоти диссертатсионӣ. Дар шароити муосир масъалаҳои таъмини амнияти озуқаворӣ дар миқёси умумиҷаҳонӣ ба вазифаи муҳимтарини ҳар давлат мубаддал мегардад, зеро вазъияти ба миён омада ва омилҳои наватарине, ки дар назди субъектони идоракунии давлатӣ қарор доранд, ҳалли бунёдии муаммои истеҳсоли маҳсулоти озуқавориро тақозо мекунад. Бинобар ин сиёсати аграрии минтақа низ бояд ба ҳалли чунин вазифаҳо самтгирӣ кунад.

Сиёсати аграрӣ дар буриши минтақавӣ бояд ба ҷойгиронии самараноки қувваҳои истеҳсолӣ асос ёбад, зеро аз ин ҳалли вазифаҳои муҳими давлатӣ вобаста аст, ки дар боло зикр гардиданд. Ғайр аз ин, сиёсати аграрии минтақа бояд ба мутаносибии манфиатҳои давлат ва дигар агентҳои фаъолияти иқтисодӣ мусоидат кунад. Аз ҷиҳати методӣ, масъалаҳои марбут ба ташкили чунин сиёсати аграрӣ ҳалли ҳудро наёфтаанд. Маҳз ҳамин нукта мубрамияти мавзӯи тадқиқоти моро муайян мекунад.

Мақсади тадқиқоти диссертатсионӣ. Мақсади тадқиқоти диссертатсионӣ асоснок кардани хусусиятҳои минтақавии татбиқи сиёсати аграрӣ дар шароити гузариш ба амсилаи саноатӣ-аграрии иқтисодиёти миллӣ мебошад.

Навгонии илмӣ натиҷаҳои тадқиқот дар рушди асосҳои илмӣ таҳияи сиёсати аграрӣ дар иқтисодиёти минтақавӣ дар қаринаи ба вучуд овардани амсилаи саноатӣ-аграрии хоҷагидорӣ зоҳир мегардад. Дар диссертатсия масъалаҳои такмили сиёсати минтақавии аграрӣ дар шароити ҷорӣ намудани стратегияи саноатикунони босуръат дар иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Барои асоснок кардани ғоя дар бораи мувофиқати сиёсати минтақавии аграрӣ ба воқеияти ҳозира, муаллифи диссертатсия чанбаҳои назариявии сиёсати минтақавии аграриро, ки дар асоси онҳо тавзеҳи муаллифӣ пешниҳод гардидааст, низомбандӣ карда аст; методикаҳои мухталифи арзёбии самарабахши сиёсати аграрӣ тадқиқ карда, дар пойгоҳи онҳо зарурати арзёбии қатори нишондиҳандаҳои нисбӣ дар низоми иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ муаллифӣ сохта шудааст; дар бахши аграрии вилояти Суғд масъалаҳои ошкор карда шудаанд, ки ташаккули шаклҳои саноатӣ-аграрии рушдро бозмедоранд; асоснок карда шудааст, ки дар бахши аграрии вилояти Суғд хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) чун «нуктаи муттақо» баромад мекунад; механизми кластеркунонӣ дар бахши минтақавии аграрии ватанӣ пешниҳод гардидааст; афзалиятҳо дар рушди бахши аграрии минтақа ва дар оптимизатсияи ҷойгиронии корхонаҳои коркард дар минтақаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ муайян карда шудаанд.

Annotation

for the dissertation of Temirov Komronbek Ochildievich on the topic of "Regional aspects of implementation of agrarian policy in the period of formation of industrial-agrarian economy (on the example of Sogd region of the Republic of Tajikistan)", presented for the degree of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.05 - Economics and Management of National Economy (regional economics)

Key words: regional agrarian policy, territorial location of productive forces, industrial and agrarian economy, efficiency of agrarian production, clustering, sustainable development, agricultural market, green economy, competitiveness

Relevance of the dissertation research topic. In modern conditions on the global scale, the issues of food security becomes the most important task of each state, as the current situation and the newest factors that have arisen before the subjects of state administration sets the tasks of a cardinal decision in the direction of food production. Based on this, the agrarian policy of the region should also be oriented to solving such tasks.

Agrarian policy in the regional context should be based on the effective placement of productive forces in it. The solution of the most important task of the state, which has already been mentioned, depends on it. Besides, agrarian policy of a region should balance interests of the state and other economic agents in the field of economic activity. Methodologically, issues related to the organization of such agrarian policy are still insufficient. This is what determines the relevance of the study we have chosen.

Dissertation research The purpose of dissertation work is to substantiate regional features of implementation of agrarian policy in the conditions of transition to industrial-agrarian model of national economy.

The scientific novelty of the research results lies in the development of scientific foundations for the development of agrarian policy in the regional economy in the context of the creation of an industrial and agricultural model of management. The dissertation deals with the issues of improvement of regional agrarian policy in the conditions of implementation of accelerated industrialization strategy in the national economy of the Republic of Tajikistan. To substantiate the idea of adequacy of regional agrarian policy to the present realities, the author of the dissertation systematizes theoretical aspects of regional agrarian policy, on the basis of which the author's interpretation is put forward; different methods of evaluation of efficiency of agrarian policy are studied and necessity of evaluation of some relative indices in the regional social and economic system is substantiated on their basis; problems in agrarian sector of Sogd oblast that restrain formation of industrial-agrarian form of development have been identified; it has been substantiated that in agrarian sector of Sogd region the dekhans and farms act as the "point of support"; the mechanism of clustering in domestic regional agrarian sector has been proposed; priorities in development of agrarian sector of the region and in optimization of placement of processing enterprises in agricultural production zones have been defined.